

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН**

Барномаи таълимии фанни

ФАЛСАФА

**барои донишҷӯёни муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ**

**Душанбе
2018**

Барномаи таълимии фанни «ФАЛСАФА» барои
донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ –
Душанбе, 2018. 80 сах.

Мураттибон:

Сайд Н.С.,
Аминов Ф.А.,
Назаров М.А.,
Назаров Р.Н.,
Зиёев Х.М.

Муҳаррири масъул:

Наврӯзов С.Н.

Муқарриз:

Сайдов А.С.

МУҚАДДИМА

Фалсафа дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва такомули фаҳмиши илмию амалии донишҷӯ накши меҳварӣ бозида, донишҳои фалсафӣ ба самтҳои мухталифи ҳаёти шахсию ҷамъиятии ў равшани мебаҳшанд. Ин фан ба устувор шудани мавкеи шаҳрвандӣ ва эҳсоси хештаншиносии донишҷӯ мусоидат намуда, фаҳмиши илмию назариявии ўро дар роҳи маърифати воқеи ҳақиқии равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва технологи ҷаҳони мусосир ташаккӯл ва такомул медиҳад.

Омӯзиши фалсафа донишҷӯро ба сӯйи шиносой бо мероси гаронбаҳои афкори фалсафай ҷаҳонӣ роҳбаладӣ намуда, асоси маърифат ва усули нотакори дарки мушкилоти фаъолияти ҳаётии инсон ба ҳисоб меравад. Фалсафа таъйиноти шаҳсиятофарӣ дошта, омӯзиши амиқ ва шиносой бо маърифати фалсафӣ симои фарҳангии арзиши насли ҷавонро тағиیر медиҳад.

Барномаи пешниҳодгардида паҳлӯҳои гуногуни донишҳои фалсафиро дар доираи васеи зуҳури таърихио фарҳангии онфаро мегирад. Масъалаҳои фалсафиро дар раванди таҳаввули андешаҳо, мантиқи инқишифӣ фарҳангӣ фалсафӣ ва маънигузории фалсафии воқеяти иҷтимоию таърихӣба миён мегузорад. Дар доираи ҳамкории муштараки омӯзгор ва донишҷӯ барномаи мазкур як шакли навоваронаи азҳуд намудани дониш ва ташаккӯл додани қобилияту малакаи донишомӯзӣ аст. Дар барнома майдони масъалагузориҳои фалсафӣ васеъ буда, ҷузъиётҳои мухталифи фаъолияти ҳаёти ва самтҳои гуногуни андешаронӣ арзёбӣ мегардад. Барнома ба омӯзгори фалсафа имкон медиҳад, ки дар алоқамандӣ бо таҳассусҳои гуногуни таҳсилоти олии қасбӣ андешаи мақбулу матлубро баён соҳта, системаи қулли андешаҳоро дар алоқамандии он бо тамоми соҳаҳои ҳаёти чомеа тасвир намояд. Инсон, мақом ва таъйиноти он, озодию масъулият, ҳифзи ҳаёту сиҳатӣ, дарду азият ва хушию нишоту рӯҳбаландии ў мавзӯи ҳамешагии фалсафагӯй аст ва таълими фаслҳои мухталифи фалсафа низ дар робита ба ҳамин матлаб дарс дода мешавад.

Тибқи талаботи стандарти давлатӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон таълими фалсафа омӯзиши чунин мавзӯй, масъала ва масъалагузориҳоро дар бар мегирад: накши фалсафа дар ҳаёти шахс ва системаи фарҳанг; метод ва вазифаҳои фалсафа; марҳилаҳои таърихии

рушди фалсафа ва мундариҷаи назариявии ҷараёнҳои фалсафӣ; муносибати инсон ба олам ва ҷойгоҳи инсон дар олам; табиати инсон ва маъни ҳаёти ў; тасаввuri динӣ, фалсафӣ ва илмии олам; маърифат, имконият ва ҳудудҳои он; дониш ва эътиқод; нақши эҳсос, ақл ва амалияю фаъолияти ҷамъиятӣ дар омӯзиши ҳастӣ ва инсон; илм шакли олии фарҳанг; ҷомеа ва қонунҳои инкишофи он; гуногуни фарҳангҳо, тамаддунҳо ва таҷрибаи иҷтимоии исоният; Шарқ, Фарб ва Тоҷикистон дар раванди гуфтгӯйи тамаддунҳо; ташаккули шахс ва хосиятҳои шуури инсон; масъалаҳои озодӣ ва масъулияти инсон дар олами иттилоотӣ ва пешрафти технологияи ҷомеаи постиндустриалий; мушкилот ва дурнамои рушди тамаддуни муосир; инсон дар рӯ ба рӯйи мушкилоти глобалий ва ф.

Дар ҷараёни омӯзиши фалсафа донишҷӯ чунин сифатҳои баланди маънавиро соҳиб ҳоҳад шуд: тафаккури интиқодӣ, эҳсоси ҳузури бошарафи ў дар колектив, малакаи дурбинӣ ва дарки ояндабинию эҳсоси маърифати оқибатнигарӣ, ташаккули хислату ҳарактери шахсӣ аз қабили мустақилият, ташкилотчигӣ, ҳадафдаркӯниӣ, посдорӣ ва азиз донистани умр, баҳрабардорӣ аз зиндагӣ, азхуд намудани арзишҳои мумтози ҷаҳонию миллӣ, ташаккули қобилият ва такомули тафаккури креативӣ (эҷодӣ), илмию амалӣ ва ақлию таҷрибай.

Дар рафти таълими фалсафа табибу технологи оянда, донишҷӯи ҳукуқшинос, ҷамъиятшиносу табиатшинос мушкилоти рӯзмарраи ҳаётии хеш, асрори инкишофи фарҳангии тамаддуни инсоният, таърихи афкори иҷтимоию фалсафӣ ва масъалаҳои глобалии ҷаҳони муосирро бояд маърифат созад. Фалсафа манзараи кулли оламро тавассути афкори системавӣ пешниҳод намуда, дар ҷараёни маърифати донишҳои фалсафӣ донишҷӯ аз маҳдудияти таҳассусии ҳуд берун шуда, дар татбиқи минбаъдаи донишҳои таҳассусӣ дармондагии ҷузъиро рафъ мекунад.

Барномаи таълими ҳамчун дастур ба гурӯҳҳое пешниҳод мегардад, ки дар шароити низоми кредитии таҳсилот фанни фалсафаро меомӯзанд.

Дар дастур оид ба гузаронидани машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ, машғулиятҳои аудитории амалӣ ва корҳои мустақилонаи донишҷӯён тавсияҳо дода шудаанд.

Барнома қисматҳои асосии фанни фалсафаи ҷаҳонӣ – таърихи фалсафа, онтология ва гносеология, антропология,

чараёнхой фалсафай мусир ва фалсафай иҷтимоиро бо тарики мухтасар дар бар гирифтаст ва барои донишҷӯёни ҳамаи тахассусҳо тавсия карда мешавад.

Вазни асосии таълим ба машғулиятҳои лексионӣ (72 соат), яъне фаъолияти устод бахшида шуда, дар қисмати машғулиятҳои семинарӣ (амалий) ва корҳои мустақилонаи донишҷӯён (КМД) худи донишҷӯён илмомӯзӣ менамоянд. Вобаста баомӯзиши мавзӯъҳо адабиёти зарурӣ барои донишҷӯён тавсия шудааст.

Дар алоқамандӣ ба мавзӯъҳои лексионӣ ва машғулияти семинарӣ-амалий саволҳо пешниҳод гардидааст. Устодон вобаста ба салоҳиди хеш дар доираи 24 соати нақшай семинарӣ метавонанд онҳоро мустақилона интихоб намуда, вобаста ба тахассуси касбии донишҷӯён масъалаҳои хоси фалсафиро ба миён гузоранд. Устод дар интихоби мавзӯъҳои пешниҳодгардида, албатта, дар доираи риояи талаботи омӯзиши мавзӯҳои фалсафӣ, озодии академӣ дорад.

Барномаи пешниҳодгардида хусусияти озмоиши дошта, дар сурати пазируфтан ва қабул шуданаш дар заминаи он китоби дарсӣ таълиф мегардад.

НАҚШАИ ТАҚВИМЙ-МАВЗҮИИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ФАЛСАФА

Микдори умумии кредитҳо – 5 (120 соат)

Машгулиятҳои лексионӣ-назариявӣ – 3 кредит (72 соат)

Машгулиятҳои амалӣ – 1 кредит (24 соат)

Корҳои мустақилонаи донишҷӯён – 1 кредит (24 соат)

№	НОМГҮЙИ МАВЗУҲО	Соатҳо барои машгулиятҳои лексионӣ-назариявӣ	Соатҳо барои машгулиятҳои амалӣ	Соатҳо барои (корҳои мустақи- лонаи донишҷӯён)
		Соатҳо барои машгулиятҳои лексионӣ-назариявӣ	Соатҳо барои машгулиятҳои амалӣ	Соатҳо барои (корҳои мустақи- лонаи донишҷӯён)
1	Фалсафа, дойраи масъалаҳо ва нақши он дар чомеа	2		
	Предмет ва объекти донишҳои фалсафӣ		1	
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
2	Фалсафа дар Ҳинди бостонӣ ва Чини қадим	1		
3	Фалсафай бостонии тоҷику форс	1		
4	Фалсафай Юнони атика	2		
	Тавсифи умумии таълимотҳои фалсафии Ҳинду		1	
	Чини қадим, Форси бостон ва Юнони атика			
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
5	Фалсафай асримиёнагии аврупойӣ	1		
6	Фалсафай асримиёнагии Шарқи исломӣ	2		
	Принсипҳо ва назарияҳои фалсафию динии		1	
	машшоия ва қалом			
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
7	Фалсафай давраи Эҳҷӯ	1		
8	Фалсафай Замони нав (асри XVII-XVIII)	1		
9	Фалсафай маорифпарварии фаронсавӣ	1		
	Мақоми фалсафа ва илм дар фарҳанги авру-		1	
	пии Замони нав			
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
10	Фалсафай классикии олмонӣ	1		

11	Фалсафай марксистӣ	1		
12	Фалсафай рус (асрҳои XVIII- XIX)	1		
	Хусусияти хоси фалсафай классикии олмонӣ.		1	
	Тахаввули фалсафай марксистӣ дар қарни XX			
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
13	Самтҳо ва хусусиятҳои асосии фалсафай мусир	1		
14	Ирратсионализм. Фалсафай ҳаёт. Прагматизм	1		
15	Экзистенсиализм. Психоанализм. Неотомизм	1		
	Тавзехи умумӣ ва мундариҷаи назариявии ҷараёнҳои асосии фалсафай мусир		1	
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
16	Неокантанизм: илм таҷассуми хирад ва шакли олии фарҳанг	1		
17	Неопозитивизм. Постпозитивизм	1		
18	Феноменология. Герменевтика	1		
19	Структурализм. Постструктурализм. Постмодернизм	1		
20	Фалсафай мусирни тоҷик	1		
	Доираи масъалаҳои фалсафай гайриклассӣ		1	
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
21	Онтология – таълимот дар бораи ҳастӣ	1		
	Фаҳмиши материалистӣ ва идеалистии ҳастӣ		1	
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
22	Хосиятҳои бунёдии ҳастӣ	2		
	Материя ҳамчун категорияи асосии онтология		1	
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
23	Консепсияи диалектикаи инкишоф	1		
24	Равандҳои синергетикии воқеяят	1		
25	Масъалаи шуур дар фалсафа	2		
	Равишҳои мухталифи илмию фалсафӣ доир ба моҳияту хосияти шуур		1	
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
26	Гносеология – таълимот дар бораи маърифат	2		
27	Назарияҳои ҳақиқат	1		
	Субъект ва объекти маърифат. Масъалаи ҳақиқат дар фалсафа ва илм		1	
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
28	Хусусияти маърифати илмӣ.	1		
29	Методологияи тадқиқоти илмӣ	1		
	Методҳои маърифати илмӣ		1	
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо			1
30	Инсон шакли маҳсуси ҳастӣ	1		
31	Масъалаи инсон дар фалсафа. Антропосотсио-	2		

	генез		
32	Таносуби хусусиятхой биологӣ ва иҷтимоӣ дар инсон	1	
33	Инсон ва фаъолияти ҳаётӣ ў	1	
34	Озодӣ дар низоми нерӯҳои мөҳиятии инсон. Маънои ҳаёт Мөҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии инсон дар таъли- мотҳои инсоншиносӣ	1	
	Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо		1
35	Предмет ва методҳои фалсафаи иҷтимоӣ	1	
36	Ҷамъият ҳамчун низоми худинкишофёбанд	1	
37	Антрапологияи иҷтимоӣ Ҷамъият ҳамчун низоми робита ва муноси- батҳои одамон Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо	1	
38	Ҷамъият ва табиат. Диалектикаи робитаи бай- ниҳамдигарии онҳо Воқеятии иҷтимоӣ ва таҳқиқи он дар фалсафа Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо	2	
39	Соҳаҳои асосии ҳаёти ҷамъият. Соҳаи иқтисодӣ – соҳаҳои асосии ҳаёти ҷамъият Тарзи истехсолоти ҷамъиятий. Тақсимоти ҷамъиятии меҳнат Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо	2	
40	Соҳтори иҷтимоии ҷамъият Ҳаёти иҷтимоӣ – соҳаҳои ҳастии умумиятҳои таърихии одамон Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо	2	
41	Ҳаёти сиёсии ҷамъият Давлати ҳукуқбунёд. Нақши Асосгузори сулху ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар таҳқими истиқлолияти давлатӣ ва таъмини ҳа- ёти осоиштаи мардуми кишвар	1	
42	Ҳаёти маънавии ҷамъият Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо	1	
43	Таърих ва фалсафаи таърих	1	
44	Субъект ва қувваҳои пешбарандай таърих	1	
45	Ҷомеаи постиндустриалий ва иттилоотӣ	1	
46	Ҷомеаи шаҳрвандӣ	1	
47	Шуури ҷамъиятий, дараҷа ва шаклҳои он Ташаккули назарияҳои ҷамъияти постиндустриалий ва иттилоотӣ Мутолиаи мустақилонаи сарчашмаҳо	1	

48	Фалсафай фарҳанг Фарҳанг ва ҳаёти маънавии чамъият Мутолиаи мустакилонаи сарчашмаҳо	2 1 1		
49	Бухрони тамаддуни муосир ва масъалаи бақои мавҷуди инсонӣ	1		
50	Табаддулоти технологӣ. Масъалаҳои фалсафаи техника Назарияҳои муосир дар мавзӯи «Гуфтугӯ, алоқамандӣ, муқовимат ва бархурди тамадду-њҳо» Мутолиаи мустакилонаи сарчашмаҳо	1 1 1		
51	Аксиология – фалсафаи арзишҳо	1		
52	Арзишҳои ахлоқии ҷомеа	1		
53	Дин ҳамчун шакли фаъолияти маънавӣ ва ҳам-чун шуури чамъияти	1		
54	Эстетика – фалсафаи санъат. Дарки эстетикии олам	1		
55	Идеология ҳамчун шакли фаъолияти маънавӣ Санъат – инъикоси бадеию рамзии олам Мутолиаи мустакилонаи сарчашмаҳо	1 1 1		
56	Фалсафаи ҳукуқ	1		
57	Дурнамои ҷомеаи инсонӣ. Футурология Омилҳо ва методҳои ояндабинии иҷтимоӣ Мутолиаи мустакилонаи сарчашмаҳо	1 1 1		
58	Глобализация – предмети таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ	1		
59	Точикистон дар масири тағйиротҳои бузурги глобалии замони муосир	2		
60	Фалсафа ва ҷаҳони муосир Таҳқими хувияти миллӣ ва арзишҳои анъанавии шоиста дар шароити пешрафти тамаддуни тех-ногенӣ Мутолиаи мустакилонаи сарчашмаҳо	1 1 1		
Ҳамагӣ:		72	24	24

БАРНОМАИ ТАЪЛИМИИ ФАННИ ФАЛСАФА

Мавзӯи 1. Фалсафа, доираи масъалаҳо ва нақши он дар чомеа

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Фалсафа ҳамчун тарзи маърифати олам ва хештанчиносии инсон. Заминаҳои иҷтимоӣ-гносеологияи ташаккули фалсафа. Фалсафа ҳамчун зуҳуроти иҷтимоию фарҳангӣ. Фалсафа чун методологияи тафаккур. Марҳилаҳои ташаккули фалсафа: кайхонмарказӣ, худомарказӣ ва инсонмарказӣ. Фалсафа ҳамчун илм. Предмет ва объекти донишҳои фалсафӣ. Мағҳум ва муайянанияти фалсафа. Фалсафа – муҳаббат ба ҳикмат. Фалсафа дар ҷодаи омӯзиши қонунҳои умумитарини инкишофи табиат, ҷамъият ва тафаккури инсон. Фалсафа дар роҳи омӯзиши ҷойгоҳи инсон дар олам ва муносибати инсон ба олам. Масъалаи асосӣ ва ё масъалаҳои асосии фалсафа: мубоҳисаи муҳаққиқон. Назарияи материализм ва позитивизм оид ба мақоми фалсафа дар системи илмҳо. Марҳилаҳои таърихии ташаккули фалсафа: давраҳои анъанавӣ, классикӣ ва гайрикласикӣ. Соҳтори донишҳои фалсафӣ: онтология, гносеология, антропология, фалсафаи иҷтимоӣ, аксиология, этика, эстетика, мантиқ. Типҳои таърихии ҷаҳонбинӣ. Фалсафа ва асотир. Фалсафа ва дин. Фалсафа ва санъат. Ташаккули фалсафа ҳамчун ҷаҳонбинии назариявӣ ва ақлгароёна (ратсионалӣ). Таснифи системаҳои фалсафӣ. Материализм ва идеализм – ду ҷараёни асосии фалсафа. Монизм ва дуализм. Скептицизм. Агноститизм. Масъалаи метод дар фалсафа. Методи диалектика, метафизикӣ, догматизм, эклектика, герменевтика. Вазифаҳои фалсафа: ҷаҳонбинӣ, методологӣ, назариявию фикрӣ, гносеологӣ, иҷтимоӣ, тарбиию гуманитарӣ, танқидӣ, аксиологӣ, ояндабинӣ.

B. Машгулияти аудитории амали

Масъалаҳое, ки дар машғулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

- 1.Хусусияти маърифати фалсафӣ дар чист?
2. Соҳтори донишҳои фалсафӣ чӣ гуна аст?
- 3.Умумиятҳо ва фарқиятҳои фалсафа аз шаклҳои дигари ҷаҳонбинӣ.
4. Марҳилаҳои таърихии инкишофи фалсафа ва хусусияти онҳо.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990
2. Виндельбанд В. Что такое философия/ Избранное: Дух и история. –М., 1995.
3. Маритен Ж. Философ в мире / Ж.Маритен. –М., 1994.
4. Библер В.С. Быть философом/Архэ. Вып. 2. – М., 1996
5. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? /Х. Ортега-и-Гассет. –М., 1991.
6. Хайдеггер М. Что такое философия?/ Вопросы философии, 1993, № 8.
7. Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? – СПб, 1998

Мавзӯи 2. Фалсафа дар Ҳинди бостонӣ ва Чини қадим

A. Маигулияти лексионӣ-назарияӣ

Фалсафаи Ҳиндустони бостонӣ. Асоси фарҳангӣ-чаҳонбинӣ ва хусусияти хоси фалсафаи Ҳинди бостонӣ. Марҳилаҳои асосии инкишофи фалсафаи Ҳиндустони бостонӣ: давраи ведҳо, давраи эпикӣ ва давраи суттра. Фалсафаи ведҳо. Равияҳои орто-доксалии фалсафаи Ҳиндустони қадим: йога, веданта, вайшештика, няя, миманса ва сакҳя. Равияҳои ғайриортодоксалӣ (опозитсионӣ ба ведҳо) дар фалсафаи Ҳиндустони қадим: буддоия, чайнизм ва чорвака-локаята. Масъалаи бақои ҳаёти инсон дар тасаввуротҳои фалсафию тиббии Ҳинди бостон.

Фалсафа дар Чини қадим. Хусусияти хоси фалсафаи Чини қадим, самти ратсионалию прагматикии он. Майли андеша ба сӯйи тавзехи ҳаёти чомеа ва сарнавишти фардии инсон дар фаҳмиши файласуфон-интеллектуалҳои Чини қадим. Достону муноҷотҳо ва системаи меъёрҳои ҳуқуқӣ чун манбаъ ва асоси назариявии муҳокимарониҳои фалсафӣ дар Чини қадим. Ин ва ян – ҳузури ҳамешагии ду нерӯи мутазоду муқобил ва робитаи мутақобилаи панҷ манобеи хайру нақӯ: об, оташ, фулузот, чӯб, хок. Тавсифи умумии қадимтарин таълимотҳои фалсафии Чин: даосизм, конфутсионӣ ва легизм.

Мавзӯи 3. Фалсафай бостонии точику форс

A. Машгулияты лексионӣ-назариявӣ

Фалсафай точик дар аҳди бостон (асрҳои VII ва V т.м.). Тавсифи умумии таърихи фалсафаи точик дар аҳди қадим. Хусусиятҳои асосии мактабҳои фалсафӣ ва дигар таълимотҳои динӣ-фалсафӣ. Робитай мутақобилаи фалсафаи точик ва фалсафай дигар қавму ҳалқиятҳои олам. Нахустин мактабҳои динӣ-фалсафӣ – зардуштия, монавия ва маздакия.

Арзёбии масъалаи ҳастӣ ва ҷанбаи дуалистӣ доштани он дар таълимоти зардуштия. Мақому манзалати инсон ва масъалаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ дар таълимоти зардуштия. Покиу тозагии чисм ифодаи равшани рӯҳ ва беҳдинии инсон.

Нақши таълимоти фалсафии зардуштия дар ташаккулу ин-кишофи монавия, маздакия ва ҳикмати ишроқ. Дуализми монавия: нур (ҳолиқи хайр) ва зулмот (ҳолиқи шарр). Ташкил ёфтани олам аз аносирӣ панҷгона – об, оташ, ҳаво, рӯшнӣ ва бод. Ақидаи таносух дар таълимоти Монӣ. Фалсафаи иҷтимоии ҷанбаи зоҳидонадоштai монавия. Маздакия (асрҳои IV-V мелодӣ) ҳамчун таълимоти мазҳабӣ-фалсафӣ ва шабехияти он ба ақоиди Зардушт ва Монӣ. Дуализми маздакия. Тасаввуроти маздакиён дар хусуси бо чор нерӯ – акл, шуур, ҳофиза ва шодӣ оламро идора кардани Худо. Назариёти иҷтимоии Маздак.

Тамоили материалистии зурвония (асри III-и мелодӣ). Назариёти зурвониён доир ба зурвон (замон)-и беканора ҳамчун ҷавҳар. Масъалаи таносуби модда ва рӯҳ аз назари зурвониён. Даҳрия: эътироғи қадимияту абадияти олам, ҳудпайдошавӣ ва такомули олам, сабабияти моддӣ ва инкори худо. Вожаи даҳр. Ҳамрадифии даҳрия бо зурвония. Олами оғаранда (афлоку саёраҳо) ва олами оғаридашуда (наботот, ҳайвонот ва инсон) аз назари даҳрия. Таълимоти ахлоқии даҳриён. Қаробати назариёти табоиён ва даҳриён. Абадияти олам, таркибёбии он, оғариданашавандагӣ ва тағйирпазирии олам аз назари табоиён. Тамоили материалистӣ касб кардани табоия.

Мавзӯи 4. Фалсафай Юнони атиқа

A. Машгулияты лексионӣ-назариявӣ

Тавлид шудани фалсафаи аврупой дар Элладаи қадим. Асрору ҳайратангезии олам ва кунҷковию мароқзоҳирсозии

одам – оғози фалсафай юоной (Арасту). Заминаҳои таърихӣ-ичтимоӣ ва фарҳангии ташаккули фалсафай атиқа. Инқилоби фарҳангии асрҳои VIII-VII т.м. Марҳилаҳои асосии фалсафай атиқа: токлассикӣ, классикӣ (сукротӣ), эллинӣ, римӣ. Кайҳоншиносӣ ва ҳостишиносӣ дар марҳилаи аввали фалсафай юоной. Файласуфони мактаби Милет. Гераклит – қашшофи зуҳури диалектикаи олам. Таълимоти Пифагор ва пайравони ў. Мактаби фалсафии Элея. Хусусияти материализми атомистии Левкипп ва Демокрит. Таълимоти софистҳо. Релятивизм дар таълимоти софистҳо. Субективият дар баҳогузорӣ, инкори ҳастии обективиӣ ва ғ.– хоси фалсафай софистҳо. Методи «майевтика». Реализми этикии Суқрот. «Хати Афлотун» дар фалсафай Юнони атиқа. Таълимот дар бораи эйдосҳо (идеяи чизҳо). Ҳикмати сегонаи Афлотун. Нафси ҷаҳонӣ ва нафси инсонӣ. Манзараи идеалистии олам. Масъалаи давлат дар таълимоти Афлотун. Моҳияти инсон дар фаҳмиши Афлотун. Тарзи зиндагии солим, қаноатпазирӣ ва муҳтарам донистани муҳити зист – шарти сиҳатӣ ва дарозумрӣ дар фалсафай Юнони атиқа. Таъйиноти инсони созандӣ ва консепсияи ҳукуки табиии инсон дар таълимоти Арасту. Таснифоти фалсафа аз ҷониби Арасту. Танқиди идеализми Афлотун. Мақоми давлат дар системаи таълимоти иҷтимоӣ-сиёсии Арасту. Таъсири фалсафай Арасту ба тамаддуни аврупой ва ба фалсафай форсӯ тоҷик. Таълимотҳои равоқиён, эпиқуреизм, навафлотуния ва диг.

Б. Машгулияти аудитории амалий

Тавсифи умумии таълимотҳои фалсафии Ҳинду Чини қадим, Форсӣ бостон ва Юнони атиқа

Масъалаҳое, ки дар машғулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Хусусиятҳои умумии мактабҳои фалсафии Ҳиндӣ бостоянӣ.
2. Муқаррароти асосии буддоия. Ҷаҳонбинии буддоия.
3. Тавсифи умумии қадимтарин таълимотҳои фалсафии Чин
4. Таснифи равияҳои асосии фалсафай бостонии тоҷику форс.
5. Ҳостишиносӣ ва инсоншиносӣ дар таълимоти зардуштия.
6. Авестошиносӣ дар таълимоти файласуфонӣ Ғарб: Гел, Нитске ва диг.

7. Нақши фалсафай бостонии точику форс дар ташаккули фалсафай халқҳои дигар.
8. Заминаҳои таърихӣ-ичтимоӣ ва фарҳангии ташаккули фалсафай атиқа. Инқилоби фарҳангии қарнҳои VIII-VII т.м
9. Марҳилаҳои асосии инкишофи фалсафай атиқа.
10. Назарияи инсоншиносӣ дар таълимоти файласуфони Юнони атиқа.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. «Авесто». Пешниҳод ва таҳқики Ҷалили Дӯстҳоҳ. Муратби матни тоҷикӣ Муаззами Диловар. –Душанбе, 2001.
2. Берунӣ Абурайҳон. «Осор-ул-бокия». – Душанбе, 1990.
3. Афлотун. Ҷумҳур (тарҷ. Ф. Рӯҳонӣ. Муҳаррир Р. Вахоб). – Душанбе. 2011. – 296с.
4. Арасту Поэтика. (Муҳаррир Ш. Шучоъ). – Душанбе, Де-ваштич. 2007. 170с.
- 5.. Платон. Пир. – Сочинения. – Т.2. – М., 1970
6. Аристотель. Вторая аналитика. Сочинения. – Т.2. – М., 1978.
7. Конфуций. – М., 1996. (Антология гуманной педагогики).
8. Бхагаватгита. – М., 1990.

Мавзӯи 5. Фалсафай асримиёнации аврупой

A. Машигуляти лексионӣ-назариявӣ

Таъйинот ва вазифаҳои фалсафа дар фарҳангӣ асримиёнации аврупой. Таъсири фалсафай атиқа ба фалсафай асримиёнаӣ. Принципҳои муҳимтарини фалсафа ва илоҳиёти асримиёнаӣ: худомарказӣ, креатсионизм, провиденсиализм, персонализм ва ревелятсионизм. Марҳилаҳои таърихии ташаккули фалсафай асримиёнации аврупой. Догмаҳои асосии фалсафай теологии асримиёнаӣ. Таносуби ақл ва эътиқод дар анъанаи фалсафии асримиёнаӣ (Тертуллиан, Августин, Абеляр). Мубоҳисаҳо доир ба табиат ва моҳияти универсалияҳо (мағхумҳои кулл): номинализм, реализм, концептуализм. Фалсафай схоластӣ: ба низоми муайян ворид соҳтани он аз ҷониби Фомаи Акваний. Инсон – тимсол ва шабехи Худо. Озодии иродадар схоластикай асримиёнаӣ. Этикаи масеҳият. Масъалаи таносуби рӯҳ ва ҷисм. Бухрони ҷаҳонбинии масеҳӣ ва таназзулу

илҳоди калисо. Фарқияти идеяҳои православия, католитсизм, протестантизм. Фалсафа дар Византия (Рум), асрҳои IV-XV. Фаҳмиши атиқии илм дар фалсафай Византия. Андешаҳои ратсионалию догматикӣ ва ирфонию этикӣ ҳамчун таҷассуми афкори теологӣ-фалсафӣ. Тавзехи догмаҳои масеҳӣ аз мавқеи навафлотуния. Ареопагитикҳо. Назарияи дуалистии бого-милҳо. Мунозираи номиналистон ва реалистон дар фалсафай Византия. Масъалаи маърифат дар назарияи исихазм. Андешаҳои ратсионалистии варлаамитҳо.

Мавзӯи 6. Фалсафаи асимиёнагии Шарқи исломӣ

A. Mashguliyatni leksionii-nazariyai

Фалсафаи асҳоби ҳаюло (Эроншарӣ, Ибни Ровандӣ, Абӯбакри Розӣ). Эътирофи азалияту абадияти ҳаюло, макон ва замон аз ҷониби намояндагони фалсафаи асҳоби ҳаюло. Назарияи маърифати Абӯбакри Розӣ ва хислати хирадгарӣ доштани он. Таълимоти ахлоқии Абӯбакри Розӣ.

Фалсафаи машшоъ. Принципҳои асосии фалсафаи машшоъ: судурият, сабабият, қадим ва абадияти олам, модда ва сурат нафсу тан. Шинохтатарин намояндагони фалсафаи машшоия: Абӯнаси Форобӣ, Ибни Сино, Насириддини Тӯсӣ, Ибни Рушд. Назарияи судури Форобӣ. Назарияи маърифати Форобӣ. Масоили ҳикмати ахлоқӣ ва иҷтимоӣ аз назари Форобӣ. Ибни Сино: ҷиҳати дар замон вуҷуд доштани сабабу натиҷа. Эътирофи робитаи модда, ҳаракат ва замон; қадим, азалий ва абадӣ донистани онҳо. Сино доир ба ҷавҳари мустақил будани шакл дар баробари модда. Робитаи дониши ақлию ҳиссӣ дар ҷараёни маърифат аз назари Сино. Мантиқи шаклии Сино. Ақидаҳои иҷтимоии Сино. Фалсафаи тибби Ибни Сино.

Насируддини Тӯсӣ: эътирофи ҳаёти объективии олами зуҳурот; қадимияти Ҳудо ва табиат чун таносуби сабабу натиҷа; эътирофи ҷавҳари моддӣ ва ҷавҳари рӯҳонӣ. Зинаҳои нафси олам дар таълимоти машшоия. Инъикос (иртисом) – принципи асосии назарияи маърифати машшоия. Таълимоти Тӯсӣ оид ба фанои нафси наботиу ҳайвонӣ. Назарияи маърифат ва назарияи ахлоқию иҷтимоии Тӯсӣ.

Калом. Калом ҳамчун ҳикмати дини ислом. Калом – пуштибонӣ аз ислом ва рафғи ихтилоф дар он. Масъалаи азалий ё оғарида шудани олам, зоту сифатҳои Ҳудо, нубувват ва ҷазою сазои оҳират, ҷавҳар ва араз, ҳаракат ва сукунат, ҳалло ва зар-

рот – мавзўи баҳс дар фалсафай калом. Зоҳир-ул-калом ва дақиқ-ул-калом – масоили ақоиди исломӣ ва фалсафай табиат. Ақлу мантиқ – васоили шинохти фалсафӣ дар калом.

Масъалаи ҷабр ва ихтиёр, сарнавишту тақдир, худуди иро-даи башар ва ҳадди тобеияти он ба иродай илоҳӣ, аъмоли инсон (амали ҳалқ ва эҷод, амали иктиносӣ), истифодаи нақди мантиқ ва истидлоли ақл – мавзӯи мубоҳисаи байни мӯътазилия ва ашъария.

Маъруфтарин намояндагони *муътазилия*: Восил ибни Ато, Абул Ҳузейл-ал-Аллоф, Муҳаммад ибни Исҳоқ, Абу Исҳоқ ан-Наззом, Ато ибни Ясар, Ҳишоми Даствой ва г. Аркони панҷгонаи мӯътазилия. Густариши таълимоти мӯътазилия дар қишварҳои мусулмонӣ ва нақши он дар афкори фалсафии минбаъда. Тамоюлоти хирадгароёнаи мӯътазилия. *Ашъария* ва намояндагони шинохтаи каломи ашъарӣ: Абдулҳасан Алӣ ибни Исмоили Ашъарӣ, Абумансури Мотридӣ, Абубакри Боқилонӣ Абуисҳоқи Асфароинӣ, Абдулқоҳир бинни Тоҳири Бағдодӣ, Имом-ул-Ҳарамайн, Имом Муҳаммади Фазолӣ, Абдулкарими Шахристонӣ ва дигарон.

Фалсафай Муҳаммади Фазолӣ. Инкори назарияи машҳоии азалияту абадияти олам аз тарафи Фазолӣ. Таълимоти тасаввуфии эътидолро вусъат бахшидани Фазолӣ. Фаҳриддин Розӣ оид ба оғариниши олам. Назарияи ў дар ҳусуси таносуби нафсу тан, рӯҳиёту моддиёт. Мавқеъгирии Розӣ дар масъалаҳои гносеологӣ.

Тасаввуф (нимай дуюми аспи VIII - ибтидои аспи IX). Назарияи тавҳид дар тасаввуф. Худо ва табиат- як ҷавҳар ва як асли воҳид дар тасаввуф. Зинаҳои маърифат ба мақоми дил ва ишқу завқи ирфонӣ: илмул-яқин, айнул-яқин ва ҳаққул-яқин. Ҳасани Басрӣ, Зуннуни Мисрӣ, Мансури Ҳаллоҷ, Боязиди Бастомӣ, Саной, Аттор, Ҷалолиддини Балҳӣ. Таълимоти тасаввуфӣ дар бораи инсон: тарғиби зӯҳд-гӯшанишиниву тарки дунё, шикастанафсӣ, зиндагии факирона, сабру қаноатпазирӣ, дурӣ чустан аз ташвишҳои ҳаёт, инкори ёрии моддии ҳокимон аз ҷониби мутасаввифон ва г. Мақоми тасаввуф дар ҷаҳони исломии қарни XX ва аввали аспи XXI: заиф гардидани поҳои тасаввуф, тарғиби бозгашт ба ибтидои ислом.

Исмоилия. Ҳудованд – мабдаи ягонаи ҳаводиси мутаадии олам, «ал-Ғайбут-Таоло». Яъқуби Сичистонӣ, Ҳамидуддини Кирмонӣ, Абӯхотами Розӣ, Носири Ҳусрав. Назарияи таъвил

(герменевтика)-и Кирмонӣ. Таълимоти мазҳабӣ-фалсафии исмоилия оид ба ҳастӣ.

Фалсафаи Ихвон-ус-сафо (Бародарони пок). Усули фалсафии онҳо доир ба ҷаҳон чун ҳақиқати воҳид, табақоти олам, назарияи маърифат ва масоили ахлоқию иҷтимоӣ.

Фалсафаи широқ (асри VII). (Шаҳобиддини Сӯҳравардӣ, Садриддини Шерозӣ). Моҳияти ҳикмати ишроқ. Ишроқ ҳамчун таҷаллии ботинӣ (ваҳӣ), манбаи ҳақиқат; сарчашма ва нерӯи ҳамагуна ҳастӣ – нурулланвор.

Б. Машгулияти аудитории амали

Принсипҳо ва назарияи фалсафию динии машҳоия ва қалом

Масъалаҳое, ки дар машғулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Ҳастишиносӣ, инсоншиносӣ ва назарияи маърифат дар фалсафаи аҳли ҳаюло.
2. Принсипҳои асосии фалсафаи машҳоия.
3. Назарияи маърифат ва идеяи ахлоқ дар таълимоти файласуфони мактаби машҳоияи Шарқ.
4. Мақоми А.Форобӣ, Ибни Сино ва Ибни Рушд дар ташаккули фалсафаи ҷаҳонӣ.
5. Қалом ҳамчун ҳикмати дини ислом.
6. Назарияи тавҳид ва зинаҳои маърифат дар тасаввӯф. Мақоми тасаввӯф дар ҷаҳони ислом.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Абӯали ибни Сино «Тадбири манзил» //Асарҳои мунтаҳаб. Қ.2. – Душанбе, «Ирфон», 1983.
2. Газолӣ Муҳаммад. Тахофтут-ул-фалосифа. –Душанбе. Ирфон. 2000.
3. Газолӣ Муҳаммад. Насиҳат-ул-мулук. –Душанбе. Ирфон. 2011.
4. Газолӣ Муҳаммад. Эҳё-ул- ул– уми-уд-дин. –Душанбе. Эр-граф. 2008.
5. Августин Блаженный. – М., 2002. (Антология гуманной педагогики)
6. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. –М., 1995.
7. Boehmer. «Утешение философией» и другие трактаты. –М., 1990.

Мавзӯи 7. Фалсафаи давраи Эхё

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Самтҳои асосии фалсафаи ин давра: гуманистӣ, натурфалсафа, ислогоҳотҳоҳӣ, сиёсӣ, навафлотуния, сотсиализми утопиявӣ. Таъйиноту бузургӣ ва нерӯмандии инсон дар таълимотҳои замони Эхё (Данте, Петrarка, Лоренсо Валли, Эразми Роттердамӣ). Идеяи айнияти микро ва макроолам дар фалсафаи навафлотунияи замони Эхё (Пико дела Мирандола, Николай Кузанский). Инқилоби илмии коперниканӣ дар тасвири манзараи олам ва инкишофи амсилаи гелиосентрии Олам (Коперник, Кеплер). Ҷ.Бруно – вассофи дигаргуниҳои бузурги иҷтимоию-иқтисодӣ, мунаққиди догмаҳои калисой ва имтиёзи феодалону рӯҳониён, мубаллиғи фаъоли назарияи заминмеҳварӣ, курбонии суди инкивизитсия. Фалсафаи ислогоҳотгароёнаи М.Лютер, Ж.Калвин ва Т.Мюнсер. Фалсафаи сиёсии Н.Макиавелли. Идеали озодӣ, баробарӣ ва бародарӣ дар афкори иҷтимоию сиёсии давраи Эхё. Т.Мор ва Т.Кампанелла.

Мавзӯи 8. Фалсафаи Замони нав (асри XVII-XVIII)

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Инқилоби илмӣ ва фалсафаи асри XVII. Таъйиноти фалсафа дар фарҳанги аврупоии Замони нав. Ташаккули фалсафаи аврупоии Замони нав дар фазои инкишофи босуръати истехсолоти саноатӣ ва навовариҳои илмию техники. Фалсафа ҳамчун методологияи илм. Инкишофи табиатшиносӣ ва масъалаи метод дар фалсафа. Дедуксия – методи илмии Декарт. Ратсионализм ва эмпиризм ҳамчун ҷараёнҳои фалсафӣ. Ратсионализм ва дуализми Декарт. Хирад далели боэътиноми дониш: «Ман фикр мекунам, пас ман вучуд дорам». Идеяҳои фитрӣ – дониш ё аксиомаҳои боэътином, яқин ва ба далел эҳтиёҷнадошта дар системаи таълимоти фалсафии Рене Декарт. Ф.Бэкон – бунёдгузори равияни эмпиризм дар фалсафа. Индуксия ҳамчун методи асосии маърифати эмпирӣ. Фалсафаи Б.Спиноза: назарияи «ҷавҳари воҳид», се зинаи маърифат, масъалаи озодӣ ва зарурат. Муқаррароти асосии фалсафаи Ч.Локк. Идеяи тақсимоти ҳокимиият. Назарияи «Таҳтai тоза»-и Ч.Локк чун таъкиди нақши таҷриба дар ташаккули инсон. Маърифати ҳиссӣ дар таълимоти гносеологии Т.Гоббс. Масъалаи тартиботи ҷамъиятӣ ва назарияи давлат. Идеяи муоҳидаи ҷамъиятӣ дар «Левиа-

фан»-и Т.Гоббс. Монадологияи Лейбнитс. Гносеологияи Лейбнитс. Дониши инсонӣ чун тасвири мухталифи идеяҳо ё муроқибаи инсонӣ дар фалсафаи Ч.Беркли. Ташаккули ғояи идеализми субъективидар фалсафаи Ч.Беркли ва Д.Юм.

Мавзӯи 9. Фалсафаи маорифпарварии фаронсавӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Асоси иҷтимоӣ-таъриҳӣ ва ҷаҳонбинии фалсафаи марҳилаи Маорифпарварӣ. Фалсафаи фаронсавии асри XIII зуҳури класикии афкори Маорифпарварӣ. Арзиши гуманистии маорифпарварии фаронсавӣ: эътирофи ҳуқуқи инсон ба озодӣ, эътиомод ба хиради инсонӣ дар ҷодаи тарбия ва таълим. Принципи муҳторияти хирад ва танқиди таассуб. Идеяи пешрафт дар консепсияи иҷтимоию сиёсии Волтер. Муоҳидаи байни одамон – асоси ҳама гуна ҳокимиюти қонунӣ: Ж.Ж.Руссо. Мувофиқати манфиати фард ва ҷомеа дар назария давлати идеалии Ш.Л.Монтеске. Назарияи детерминизми ҷуғрофӣ ва таълимот дар бораи тақсимоти ҳокимиоят. Маърифати ҳиссӣ (сенсуализм) дар гносеологияи Кондиляк. Материализм ва атеизми Ж.Ламетри. Эҳсосият ва ҳаракат чун ҳосияти куллии материя дар монизми материалистии Д.Дидро. Ислоҳоти ҳаёти иҷтимоӣ тавассути қонунҳои муддавом, муттасил ва ноаён: К.Гелветсий. П.Голбах – муназзамсозандай идеяҳои материалистӣ ва атеистии замони Маорифпарварӣ. Сотсиализми утопиявии фаронсавӣ (Ф.Бабёф, К.Сен-Симон, Ш.Фуре).

B. Машгулияти аудитории амали

Мақоми фалсафа ва илм дар фарҳанги аврупоии Замони нав

Масъалаҳое, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Инқилоби илмии асри XVII-XVIII ва ташаккули фалсафаи Замони нав.
2. Масъалаи метод дар фалсафа. Индуксия, дедуксия, ратсионализм, эмпиризм.
3. Назарияи «ҷавҳари воҳид» ва масъалаи озодию зарурат дар таълимоти Б.Спиноза.
4. Масъалаи назарияи давлат ва тақсимоти ҳокимиоят дар фалсафаи Замони нав.
5. Заминаҳои иҷтимоӣ-таъриҳӣ ва ҷаҳонбинии фалсафаи Маорифпарварӣ.

6. Майл ба илм, атеизм, афзалияти донишҳои илмӣ, эътибори арзишҳои гуманистӣ принсипҳои асосии фалсафаи Маорифпарварӣ.
7. Таълимоти Ш.Монтескё дар бораи тақсимоти ҳокимиият.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода меқунанд:

1. Мор Т. Утопия. – М., 1978.
2. Бруно Дж. Философские диалоги. –М., 2000.
3. Данте. Божественная комедия. М., 1967.
4. Петрарка Ф. О средствах против всякой фортуны // Итальянский гуманизм эпохи. Возрождения. Ч. 1. – Саратов, 1988.
5. Бэкон Ф. Новый Органон// Бэкон Ф. Соч.: В 2-х тт. Т.2. – М., 1978.
6. Вольтер Ф. Философские сочинения. – М., 1988.
7. Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Соч.: В 2-х тт. Т.1. – М., 1989.
8. Локк Дж. – М., 2000. (Антология гуманной педагогики)
9. Юм Д. Сочинения: в 2 т. –М., 1996.
10. Монтескье Ш. Л. О духе законов. –М., 1999.
11. Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. –М., 1998.

Мавзӯи 10. Фалсафаи классикии олмонӣ

A. Машигуляти лексионӣ-назарияӣ

Заминаҳои таърихии фалсафаи классикии олмонӣ. Хусусиятҳои фарқунандаи фалсафаи классикии олмонӣ. Таъсири андешаҳои маърифатпарварони фаронсавӣ, марҳилаи тарҷумаи адабиёти фалсафӣ ва эҷоди муҳити мувоғиқ барои ташаккули фалсафаи классикии олмонӣ. Фалсафаи танқидӣ ва идеализми транстсенденталии И.Кант. Гносеология ва агноститсизми Кант. Тахқиқи қобилиятҳои маърифатии инсон. Шаклҳои априории эҳсос ва категорияҳои априории фаросат (фаҳм). Антиномияи хирад. Қонуни ахлоқӣ. Императиви категориалий. Андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсии И.Кант. Илмшиносии И.Фихте. Таълимоти идеализми субъективии Фихте. Се муқаррароти фалсафаи назариявии Фихте ва методи антитетикӣ. Этикаи Фихте. Натурфалсафаи Ф.Шеллинг. Моҳияти идеализми транстсенденталии Ф.Шеллинг. Фалсафаи Гегел. Айнияти ҳастӣ ва тафаккур. Идеи мутлақ, Бегонашавӣ – мағҳуми онтологии фалсафаи Гегел. Саҳми Гегел дар таҳияи консепсияи

диалектика. Инкишоф: тезис, антитезис, синтез. Табиат ҳамчун шакли дигари ҳастии идея. Таснифи навъҳои рӯҳ. Таъриҳ ҳамчун худтатбиқшавии рӯҳи мутлак. Ақидаҳои иҷтимоио сиёсии Гегел. Мақоми фарҳанги ориёй дар «Фалсафаи таъриҳ»-и Гегел. Накш ва мақоми Гегел дар фалсафай умумиҷаҳонӣ. Фалсафаи Л.Фейербах. Танқиди идеализми классикии олмонӣ. Хусусиятҳои асосии материализми антропологии Л.Фейербах. Инсон ҳамчун ягонагии материалиёт ва идеалиёт. Масъалаи Ҳудо ва дин дар фалсафай Фейербах. Маърифатшиносии Л.Фейербах. Андешаҳои иҷтимоӣ-сиёсии Фейербах. Фалсафай материалистони вулгарии олмонӣ: Л.Бюхнер, Я.Молешотт, К.Фоҳт.

Мавзӯи 11. Фалсафаи марксистӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Заминаҳои пайдоиши марксизм. Қисмҳои таркибии марксизм. Предмет ва методи фалсафа дар фаҳмиши К.Маркс. К.Маркс ва Ф.Энгелс – эҷодкунандагони материализми таъриҳӣ ва диалектиқӣ. Моҳияти фаҳмиши материалистии таъриҳ. Истеҳсолот ва тақрористеҳсолкунии неъматҳои моддӣ – асоси ҳаёти чомеа. Диалектикаи кувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои истеҳсолӣ. Назарияи форматсияҳои ҷамъиятий-иқтисодӣ. Гуманизм ва танқиди бегонашавӣ дар мероси фалсафии Маркс. Танқиди назари натуралистӣ ва зиддитаъриҳии материализми гузашта оид ба инсону чомеа. Моҳияти инсон ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятий. Асари Ф.Энгелс «Диалектикаи табиат». Материализми диалектиқӣ доир ба материя, дувумин будани шуури инсон. Ҳаракат – тарзи мавҷудияти материя ва фазою вақт чун шакли умумии ҳастӣ ва чун атрибути материя дар материализми диалектиқӣ. Назарияи инъикос ва ҳарактери эҷодӣ доштани тафаккур. Амалия ҳамчун меъёри ҳақиқат дар фалсафай марксистӣ. Пайравони марксизм. Мубоҳисаҳо дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX оиди ба фаҳмиши моҳияти марксизм. Неомарксизм. Таҳаввули фалсафаи марксистӣ дар асри XX.

Мавзӯи 12. Фалсафаи рус

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Фалсафаи рус дар асрҳои XVIII-XIX. Анъана, масъалаҳо ва равияҳои асосии фалсафай рус. Заминаҳои назариявии ташаккули тафаккури фалсафӣ дар Русия. Ташаккули анъанаи

Маорифпарварӣ дар ақидаҳои фалсафии М.В.Ломоносов ва А.Радишев. Фалсафа ва радикализми сиёсӣ дар Русия. Масъалаи рушди Русия дар фалсафай демократҳои инқилобҳоҳи рус (Белинский, Гертсен, Чернишевский): назарияи сотсиализми деҳқонӣ, чамоавӣ, атеистӣ; идеяи ягонагии табиатшиносӣ ва фалсафа дар фалсафай сотсиал-демократҳо; нақши методологиии фалсафа; материализми антропологиии Чернишевский. Услуби фалсафай П.Чаадаев. Ғарбгароён ва славянофилҳо. Гуманизм, хукуқ ва озодиҳои инсон ҳамчун идеалии фалсафии «ғарбгароён». Ҷаҳонбинии «славянофилҳо». Г.Плеханов паҳнкунандай марксизм дар Русия. Тароннуми идеяи санъати воло, танқиди формализм ва ирфон дар андешаҳои фалсафӣ ва эстетикии ў. Фалсафай анархизм: Бакунин ва Кропоткин. Панморшизми Л.Н. Толстой. Саҳми В.И.Ленин дар таблиғу инкишофи фалсафай марксистӣ: «Материализм ва эмпириокрититизм», «Дафтарҳои фалсафӣ», «Давлат ва инқилоб». Принципи объективатсия ва принципҳои «афзалияти озодӣ дар баробари ҳастӣ»-и Н.Бердяев. Тамоили илмӣ-табиатшиносӣ ва динӣ дар фалсафай қайҳоншиносии рус. Фалсафай «воҳидияти кулл»: В.Соловёв, П.Флоренский. Марҳилаҳои ташаккули фалсафай шӯравӣ. Характери догматикӣ пайдо кардани фалсафай марксистӣ, аз байн рафтани хусусияти танқидӣ-эҷодии он. Табаддулот дар фалсафа аз диди тафаккури нав.

Б. Машигулияти аудитории амали

Хусусияти хос ва дастоварди фалсафай классикии олмонӣ.

Тахаввули фалсафай марксистӣ дар қарни XX

Масъалаҳое, кидар машгулияйтҳои семинарӣ мухокима мешаванд:

1. И. Кант – бунёдгузори фалсафай классикии олмонӣ.
2. Масъалаи таъйиноти инсон, қонуни ахлоқӣ ва принципҳои қарзи инсонӣ дар таълимоти И.Кант.
3. Фалсафа ва илмшиносии И.Фихте.
4. Натурфалсафа ва идеализми Ф.Шеллинг.
5. Зиддият ҳамчун принципҳои инкишофи идеяи мутлақ дар назарияи идеализми объективии Г.Гегел.
6. Гегел ҳамчун асосгузори методи диалектикӣ.
7. Масъалаи хукуқ ва назарияи чомеаи шаҳрвандӣ дар фалсафай Гегел.
8. Антропологияи материалистии Л.Фейербах.

9. К.Маркс ва Ф.Энгелс – эчодкунандагони материализми диалектикаи ва таърихӣ.
10. Моҳияти фаҳмиши материалистии таърих.
11. Назарияи маърифати марксизм.
12. Концепсияи бегонашавӣ дар таълимоти К.Маркс.
13. Мубоҳисаҳо доир ба моҳият ва сарнавишти таърихии таълимоти К.Маркс дар охири қарни XX ва аввали XI.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Кант И. Критика чистого разума. – М., 1994.
2. Фихте И.Г. О достоинстве человека // Соч.: В 2-х тт. Т.1.
3. Шеллинг В.Й. Система трансцендентального идеализма // Соч.: в 2-х тт. Т. 1. – М., 1987.
4. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1 – 3. –М., 1974
5. К.Маркс. Ф.Энгелс. Асарҳои муњтаҳаб. Ҷилди 1 ва 2. – Душанбе, 1958.
6. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.42.
7. Русская философия: Словарь/ Под ред. М. А. Маслина. – М., 1995.

Мавзӯи 13. Самтҳо ва хусусиятҳои асосии фалсафаи мусир

A. Машгулияти лексионӣ- назариявӣ

Чиҳатҳои характерноғи фалсафаи классикий ва фалсафаи гайрикласикий. Ҷомеаи индустрӣ ва инъикоси он дар фалсафа. Шикасти парадигмаи фалсафаи классикий ва оғози анъанаи нави фалсафагӯйӣ. Системаи фалсафии Гегел – объекти асосии нақди фалсафӣ. Ҷудоӣ дар фалсафаи Фарб: мақоми аввалини «хирад» ва ё «нигоҳи дил». Принципи асосии фалсафаи гайрикласикий: олам дар бунёди хеш пурэҳтиросу шавқангезу беназму суббот аст, на ақлгароёнаю тобеъи мантиқ. Иратсионализм мүқобили ратсионализм.

Тавзехи умумӣ ва мундариҷаи назариявии ҷараёнҳои асосии фалсафаи мусир. Ҳусусияти фарқунандаи фалсафаи мусир. Андешаҳои таҳаммулпазира ва майлонҳои гуногуни методӣ. Фалсафа ва утопияҳои иҷтимоии асрҳои XIX-XX. Гу-

заштан аз чомеаи индустріалӣ ба чомеаи постиндустриалӣ. Фалсафагӯии плоралистӣ. Сайентизм ва антисайентизм.

Мавзӯи 14. Ирратсионализм. Фалсафаи ҳаёт. Прагматизм

A. Машгулияти лексионӣ- назариявӣ

Ирратсионализми А.Шопенгауэр. Волюнтаризм – принсиipi универсалии фалсафаи ирратсионалӣ. Маърифати интуитивӣ. Таҳлили рефлективӣ. Интеллект, муроқиба, ирова. Олам ҳамчун тасаввурот. Олами мухит – татбики моҳияти ирова. Этикаи пессимистӣ ва нигилизми А.Шопенгауэр. Таълимот дар бораи идеяҳо ва натурфалсафаи А.Шопенгауэр. Консепсияи эстетики А.Шопенгауэр. Нақши фалсафаи А.Шопенгауэр дар инкишофи фалсафаи гайрикласикии идеалистӣ ва позитивистӣ. Ф.Нитсше: эътиимод ба ибтидои ирратсионализи олам ва инсон. Бо ҳам омадани ирратсионализм ва релятивизм дар фалсафаи Ф.Нитсше. Моҳияти ҳаёт – мавзӯи марказии «фалсафаи ҳаёт»-и Ф.Нитсше. «Ирова» – заминаи ҳам ҳаёт ва ҳам олами вοкей. Нигилизми Ф.Нитсше. Масоили ахлоқ ва ирова ба ҳокимият аз нигоҳи Ф.Нитсше. Идеяи «абаринсон» дар соҳтори идеяи «иродаи қудрат». Интуитивизм ва назарияи «хурӯчи ҳаёт», идомат ва вакт дар системаи фалсафаи А.Бергсон. В.Дилтей – эҷодкунандай назарияи маърифати «илм дар бораи рӯҳ».

Прагматизм. Ч.Пирс ҳамчун бунёдгузори прагматизм. Таълимот дар бораи се категорияи таркибии ҳастӣ. Тамоили зиддиятноки фалсафаи Ч.Пирс: танқиди агноститизм ва инкори дониши саҳех. Таҳияи принципҳои прагматизм. Характери субъективии прагматизми У.Чеймс. Нақши соҳтори ирсиятии психика ва гаризаю эҳсосиятҳои фитрӣ дар ҳаёти фард. Назарияи неореализми У.Чеймс. Идеяҳои ирратсионалӣ ва агноститизм, ҳимояи фалсафа дар таълимоти ӯ. Назарияи худбахогузории шахсият дар осори У.Чеймс. Дин аз нигоҳи У.Чеймс. Таҷриба мағҳуми марказии таълимоти Ч.Дюи. Фаҳмиши прагматикии ҳақиқат, мундариҷаи гайриҷамъиятии «амалия». «Санчишу иштибоҳ» – методи ягонаи эмпирикӣ. Тавзехи «натуралистӣ»-и дин. Фаҳмиши «инструменталӣ»-и таҷриба ва андешаҳои эстетикии Ч.Дюи. Назарияи таҷдиди иҷтимоии Дюи. Андешаҳои педагогии Ч.Дюи.

Мавзӯи 15. Экзистенсиализм. Психоанализ. Неотомизм

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Экзистенсиализм. Сабабҳои ташаккулёбӣ ва мубрам шудани экзистенсиализм дар замони муосир. Фаҳмиши нотакории шахсият: С.Киркегор. Таваҷҷӯҳи фалсафаи экзистенсиалий ба масъалаҳои бегонашавии инсон, масъалаи танҳоии инсон, зиддияти олами ботинии инсон ба ҳаётӣ воеӣ, нотакории шахсият, амиқии эҳсосият, азияту ташвиши инсон. Ошуфтагиу изтироб – зуҳури инфиродӣ ва танҳоии инсон.

Таълимоти К.Ясперс. Интихоби экзистенсиалий. Мафхуми «ҳастӣ-барои дигар» дар фалсафаи Ж.-П.Сартр. Масъалаи моҳияти ҳаёт дар экзистенсиализми А.Камю. Масъалаи «маъни ҳастӣ» дар фалсафаи экзистенсиалии М.Хайдеггер.

Психоанализ. Нақши бешуурӣ ва психотерапияи динамикий дар таълимоти биологизатории З.Фрейд. Неофрейдизми В.Райх. Неофрейдизми А.Адлер. Назарияи архитепҳои К.Юнг. Типи шахсият дар назарияи К.Юнг. Масъалаи мавҷудияти инсонӣ ва соҳтори талаботҳои шахс аз назари Э.Фромм. «Инсони якченака» ва «ҷомеаи якченака» дар равияни фрейдо-марксизми Г.Маркузе. Памфлетҳои сиёсӣ ва портретҳои антропологии (ва психологии) А.Кронфелд.

Неотомизм. Мутобик намудани католитсизм ба замони муосир. Метафизика – фасли асосии неотомизм. Эътирофи иштибоҳи гузашта дар системаи идеяҳои К.Войтила. Эволютионизми Пер Теяр де Шарден.

B. Машгулияти аудитории амалиӣ

Тавзехи умумӣ ва мундариҷаи назариявии ҷараёнҳои асосии фалсафаи муосир

Масъалаҳо, ки дар машғулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Ҷомеаи индустрialiй: шикасти парадигмаи фалсафаи классикий ва оғози фалсафаи гайриклассикий.
2. Принсипи асосии фалсафаи гайриклассикий.
3. Тавсифи умумии фалсафаи замони муосир.
4. Моҳияти ирратсионализм ҳамчун равияни фалсафӣ.
5. Нақши А.Шопенгауэр дар ташаккули фалсафаи гайриклассикий.
6. Моҳияти ҳаёт – мавзӯи марказии «фалсафаи ҳаёт».

7. Фаҳмиши ҳақиқат ва мундариҷаи «амалия» дар фалсафай прагматизм.

8. Фаҳмиши нотакрории ҳастии инсонӣ ва масъалаи бегонашавӣ дар фалсафай экзистенсиализм.

9. Масъалаи «озодии интихоб», «ҳастӣ барои дигар», «моҳияти ҳаёт», «маънои ҳастӣ» дар фалсафай экзистенсиализм.

10. Накши бешуурӣ ва психотерапияи динамикӣ дар таълимоти З.Фрейд, масъалаи мавҷудияти инсонӣ дар неофрейдизм.

11. Неотомизм – мутобиқ намудани католитсизм ба замони муосир.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

1. Сумерки богов: Ф.Ницше, З.Фрейд, Э.Фромм, А.Камю, Ж.-П.Сартр. – М., 1989.
2. Бергсон А. Творческая эволюция. – М., 2006.
3. Дильтей В. Собрание сочинений. Т.3. – М., 2004.
4. Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990.
5. Ницше Ф. Воля к власти. – М., 1994.
6. Хайдеггер М. Бытие и время. – М., 1997.
7. Шопенгауэр А. Свобода воли и нравственность. – М., 1992.
8. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1990.
9. Фромм Э. Иметь или быть. – М., 1990.
10. Юнг К.Г. Психология бессознательного. – М., 1994.

Мавзӯи 16. Неокантанизм: илм таҷассуми хирад ва шакли олии фарҳанг

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Таҳаввули канчигии ҷадид дар се марҳила: барвақта, класикӣ ва баъдӣ. Физиологиии канчигии ҷадид: Ф.Ланге ва О.Либман. Фаъолияти ҷараёни канчигии ҷадид дар мактабҳои фалсафии Марбург (К.Коген, П.Наторп, Э.Кассирер) ва Баден (В.Винделбанд, Г.Риккерт, Г.Кон, Э.Ласк). Илм шакли олии маданияти инсонӣ ва илм ҳамчун таҷассуми хирад дар фалсафай неокантанизми Марбург. Г.Коген: таҳқики донишҳои илмӣ ва ифшии унсурҳои шуури маърифатсозанда – вазифаи асосӣ дар назарияи маърифат. Масъалаи таҳия ва эҷод шудани мағумҳои илмӣ дар таълимоти гносеологии Э.Кассирер.

Мохияти методологии классификации илм дар тасвири В.Винделбанд. Илмҳои ратсионалӣ ва эмпирикӣ. Тафаккури илмӣ мутобики фаҳмиши номотетикӣ (характери қонунбунёдии илм) ва идиографӣ (тасвири характери инфародияти илм). Методологияи илмҳои гуманитарӣ дар мактаби неокантанизми Баден. Методҳои генерализатсионӣ ва индивидуализатсионӣ дар таълимоти Г.Риккерт.

Мавзӯи 17. Неопозитивизм. Постпозитивизм

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Марҳилаҳои позитивизм: позитивизми классикӣ, махизм, неопозитивизм ва постпозитивизм. «Фалсафаи позитивистӣ»-и О.Конт. Эволюционизми Г.Спенсер. Позитивизми Р.Ардиго.

Махизм – марҳилаи дуюми позитивизм. Зуҳуроти олам ҳамчун «маҷмӯи эҳсосҳо» дар эмпириокритисизм.

Неопозитивизм. Позитивизми мантиқӣ. Ду самти ислоҳоти мантиқ. Мантиқи мазмунӣ (диалектика) ва мантиқи математикӣ (рамзӣ) ҳамчун омилҳои ташаккули фалсафаи таҳлилӣ. Логистисизми Г.Фреге. Реализм ва фалсафаи таҳлилии Ҷ.Мур. Таҳлили мантиқии забони илм дар фалсафаи Б.Рассел. Назарияи типҳо ва назарияи дескриптс дар позитивизми мантиқии Б.Рассел. Назарияи маърифати Б.Рассел. «Рисолаи мантиқӣ-фалсафӣ»-и Л.Витгенштейн. Маҳфили Вена (М.Шлик, Р.Карнап, О.Нейрат, Г.Рейенбах) ва маҳфили Лвов-Варшава (А.Тарский, Я.Лукасевич).

Постпозитивизм. Ратсионализми танқидии К.Поппер: принципи фалсификатсия. Методи «санчишу иштибоҳ»-и К. Поппер ҳамчун алтернативаи диалектика. Мағҳуми «парадигма»-и Т.Кун. Методологияи барномаҳои илмӣ-тадқиқотии И.Лакатос. Принципи пролифератсияи П.Фейерабенд. Та-баддулоти лингвистӣ дар асари XX. Забон ҳамчун шакли ҳаёт ва фаъолият.

Мавзӯи 18. Феноменология. Герменевтика

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Феноменология. Муқаррароти феноменологӣ ва «муқаррароти табиӣ»-и Гуссерл. Асосноккунии фалсафии математика бо усули редуксия. Танқиди психологизм дар мантиқ. Идеяҳои феноменологияи болиг дар асари Э.Гуссерл. Интенсия – мутасирий аз «оѓоҳ будан дар бораи чизест», ки ифодаи мохияти

субъективияти трантсценденталӣ аст: Э.Гуссурл. Ноэза – тарзи воқеи мавҷудияти предмет дар ҳолати мурокиба. Ноэма – мутаносибии интесионалии амали шуур ва қутби предмети идеалии дар андеша ҷойдодашуда.

Феноменология идрок аз назари Мерло-Понти. Онтологияи экзистенсиалию феноменологии Ж.-П.Сартр. Феноменологияи натуралистии М.Фарбер. Тавзехи ирратсионалии феноменология.

Моҳияти «Мани дигар». Интерсубъективият: субъективияти трантсценденталӣ ва интерсубъективияти трантсценденталӣ.

Герменевтика. Герменевтика – назарияи фалсафии тафсирӯ фаҳмиш. Методи грамматикӣ ва психологии тафсирӣ матнҳо. М.Хайдеггер: ҳастии инсон дар олами шарҳу тафсир. Г.Гадамер – бунёдгузори мактаби фалсафии герменевтикаи муосир. Мақоми шахс дар фалсафаи герменевтикии Риккерт.

Мавзӯи 19. Структурализм. Постструктурализм. Постмодернизм

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Структурализм. Тадқиқотҳои структурӣ (сохторӣ) дар лингвистика. Лингвистикаи «доҳилӣ» ва лингвистикаи «бेरӯйӣ» дар консепсияи забоншиносии Ф. де Соссюр. Структурализми фалсафӣ.

Хусусиятҳои структурализм. Фаъолияти забонӣ, алломатию рамзӣ – асоси фарҳангӣ маънавӣ. Структурализм ва атомизм. Структурализм – натиҷаи ворид шудани амсилаҳои лингвистӣ ва антропологӣ. Ҳадафи структурализм. Методи структуралистӣ.

Масъалаи маданият ва забон дар фалсафаи К.Леви–Стросс. Консепсияи Р.Барт оид ба ҷамъият ва маданият. Мағфуми «марги муаллиф» дар структурализм ва деконструктивизми Р.Барт.

Постструктурализм. Мақоми риторика дар лоиҳаи семиотика-метариторика ва таҳқиқоти кодҳои дуюми риторика дар осори марҳилаи постструктурализм нашршудаи Р.Барт. Бозии сухан ва логомахия, ризома, сохтор, лабиринт – мағфумҳои асосии постструктурализм. Структурализми психоаналитикии Ж.Лакан. Археологияи дониш ва субъект дар эҷодиёти М.Фуко: таносуби «гүфтӯр ва чизҳо» ҳамчун сохтори эпистемикӣ.

Постмодернизм. Заминаҳои фалсафии идеологияи постмодерн (Ж.Батай, П.Клоссовски): таҷдиди назар дар робита ба инсон ва шуур, «бозиҳои сингулярӣ», ҳокимият ва ҷисмоният, техникаи раҳоёфтани. Ж.Деррида: консепсияи деконструктивизм. Ж.Лиотар: постмодерн ҳамчун афзоиши мураккабиҳои идоранашаванда. Таназзули принсипи забони универсалӣ аз нигоҳи Ж.Лиотар. Консепсияи ҳолати постмодернистӣ ва дискурсивии Ф.Лиотар. Назарияи «дениш – ҳокимият»-и М.Фуко. Идеалҳои гуногунназарӣ, таҳаммулпазирӣ, соҳибиҳтиёрии шаҳс дар системаи арзиши постмодернизм. Мағҳумҳои плюрализм, деконструктивизм, образи «ивғоандозанд»-и илм ҳамчун мағҳумҳои асосии постмодернизм. Интеллектуализми постмодернистӣ ҳамчун муносибати ирратсионалӣ, релятивӣ ва нигилистӣ нисбати дастовардҳои маданият.

Тасаввуроти Ж.Делез ва Гваттари оид ба ҳокимият, идеяи амалҳои зиддибуржуазӣ ва гомҳои пурҳаяҷони анархистӣ. Консепсияи постмодернистии Ж.Делез: фарқият ва тақрор чун ҷуфти категориалии онтологияи ғайрикласикӣ. Назари постмодернистии тарзи ҳаёт ва назарияи «инсон на аз биосфера». Озодии инсон ҳамчун озодии коммуникатсия, дискурс, матн, тавзеху тафсир дар доктринаи антропологии постмодернизм. Масъалаҳои ахлоқ, озодӣ, тарзи ҳаёт, шаҳвоният, пастваии пессимизм, барқарор шудани симои инсон дар осори баъдии ў.

Мавзӯи 20.Фалсафаи муосири тоҷик

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Масъалаи омӯзиши таърихи фалсафаи тоҷик дар муҳити идеологии замони шӯравӣ. Кӯшиши дар осори файласуфони гузашта пайдо кардани «унсурҳои ҷолиби материализм ва идеяҳои муборизаи синфӣ». Марҳилаи тарҷумаи осори фалсафӣ ва унификатсияи истилоҳоти фалсафӣ. Фаъолияти шуъбаи фалсафа (дар назди Академияи илмҳои ҶШСТ) дар раванди таҳқиқ ва баррасии масъалаи ягонагии афкори миллӣ ва интернатионалӣ, назарияи маърифат, ҳастишиносӣ ва илоҳиётишиносӣ дар таърихи фарҳанг ва фалсафаи тоҷик. Саҳми А.М.Баҳоваддинов, М.Болтаев, М.Диноршоев, F.Ашӯров, X.Додихудоев, К.Олимов, С.Н.Саид, X.М.Зиёев ва диг. дар таҳқиқи фалсафаи асримиёнагии тоҷику форс. Масъалаҳои фалсафаи иҷтимоӣ дар тадқиқотҳои Ш.Шоисматуллоев, А.Самиев, X.Идиев, А.Саидов. Назарияи мутобиқати қобили-

ятҳо ва талаботҳои инсонӣ, идеяни фаъолияти предметӣ чун со-змондиҳандай нерӯҳои моҳиятии инсон дар осори С.Н.Наврӯзов. Мушкилоти илм ва масъалаи бурҳони тадқиқотҳои илмӣ дар назарияи эпистемологии С.Наврӯзов. М.Музаффарӣ: таҳқиқи масъалаҳои антропологияи фалсафӣ. С.Н.Сайд: таҳқиқи муқоисавии масъалаи инсон дар таърихи фалсафа. Масъалаҳои фалсафаи дин ва исломшиносӣ дар тадқиқотҳои А.Бозоров, Р.Маҷидов, А.Муҳаммадхочаев, А.Шамолов ва диг.

Б. Машгулияти аудитории амали Доираи масъалаҳои фалсафаи гайриклассикӣ

Масъалаҳое, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Илм шакли олии фарҳанг дар таълимоти неокантизм.
2. Фаъолияти ҷараёни канчигии ҷадид дар мактабҳои фалсафии Марбург ва Баден.
3. Г.Риккерт: методи генерализатсионӣ ва методи индивидуализатсионӣ
4. Тавсифи марҳилаҳои позитивизм: позитивизми классикӣ, махизм, неопозитивизм ва постпозитивизм.
5. Таҳлили мантиқии забони илм дар позитивизми мантиқии Б.Рассел.
6. Л.Витгенштейн: аз мавқеи таҳлили математикий ба принципи позитивизми мантиқӣ.
7. К.Поппер: принципи фалсификатсия ва методи «санчишу иштибоҳ».
8. Фалсафа ҳамчун илми дақиқ дар феноменология.
9. Идеалҳои гуногунназарӣ, таҳаммулпазирӣ, соҳибихтиёрии шаҳс дар системаи арзиши постмодернизм.
10. Мағҳумҳои плюрализм, деконструктивизм, образи «ивроандозанд»-и илм ҳамчун мағҳумҳои асосии постмодернизм.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

- 1.Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск, 1994.
- 2.Гадамер Х.Г. Истина и метод. – М., 1988.
- 3.Гуссерль Э. Философия как строгая наука. – Новочеркасск, 1994.

4. Деррида Ж. Письмо и различие. – СПб., 2000.
5. Пинкер С. Язык как инстинкт. –М., 2004.
6. Кун Т. Структура научных революций. –М., 2001.
7. Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. –М., 1983.
8. Поппер К. Р. Открытое общество и его враги. Т. 1 — 2. М., 1992.
9. Наврузов С. Игры в науку. В двух книгах. –Душанбе, 2012.
10. Наврузов С. Наука: развитие или кризис?. –Душанбе, 2012
11. Наврузов С. Кувваҳои нав дар илму фалсафа. –Душанбе, 2016.

Мавзӯи 21. Онтология – таълимот дар бораи ҳастӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Ташаккули онтологии материалистӣ ва идеалистӣ. Ҷараёни материалистӣ ва идеалистӣ: муқобилгузории рӯҳ ва материя. Ақидаҳои онтологии файласуфони атиқа. Концепсияи ҳастишиносии мактаби Элеат. Мафхуми ҷавҳар ва усуљои асосии фаҳмиши ҷавҳарии ҳастӣ. Фаҳмиши ҷавҳар ҳамчун мабдаи моддӣ дар таълимоти натурфалсафӣ ва атомистии Юнони қадим. Ҷавҳари маънавӣ ҳамчун нахустасоси олам ва субъекти фаъолу эҷодкор (Афлотун, Арасту, Лейбнитс ва диг.). Фаҳмиши ҷамъбастии ҷавҳар дар фалсафаи Б.Спиноза. Муайянсозии асосҳои ҳастӣ. Монизми материалистӣ ва идеалистӣ. Плюрализми онтологӣ, ҷиҳатҳои материалистӣ ва идеалистӣ дар он. Дуализм ҳамчун кӯшиши бартараф соҳтани материализм ва идеализм дар фалсафа. Пантеизм: кӯшиши ҳамҷоясозии материализм ва идеализм. Монодуализм.

Фаҳмиши онтологӣ, гносеологӣ ва семантикаи мафхуми «чиз». Ҷиҳатҳои миқдорӣ ва сифатии чизҳо. Чизҳои моддӣ ва чизҳои идеалӣ-иттилоотӣ. Робита. Хосият. Муносибат.

B. Машгулияти аудитории амалӣ Фаҳмиши материалистӣ ва идеалистии ҳастӣ

Масъалаҳо, ки дар машғулиятҳои семинарӣ мухокима мешаванд:

1. Онтология таълимот дар бораи ҳастӣ.
2. Фаҳмиши материалистӣ ва идеалистӣ доир ба масъалаи ҳастӣ.

3. Мафхуми чавхар. Сайри таърихии мафхуми чавхар дар таълимотҳои фалсафӣ.
4. Монизм, дуализм ва плюрализм дар маърифати ҳастӣ.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

1. Вайнберг С. Первые три минуты: современный взгляд на происхождение Вселенной. – М., 1981.
2. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста: В 2-х тт. – М., 1988.
3. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое. – М., 1989.
4. Пахомов Б.Я. Становление современной физической картины мира. – М., 1985.
5. Губин В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. – Минск., 1998
6. Дорохотов А.Л. Категория бытия в классической и западноевропейской философии. – М., 1986.

Мавзӯи 22. Ҳосиятҳои бунёдии ҳастӣ

A. Машигулияти лексионӣ- назариявӣ

Ташкили соҳтории ҳастӣ. Назари системавӣ ба воқеяят. Унсур ва система. Соҳтор, алоқаҳои соҳторӣ. Шакл ва мазмуни системахо. Моҳият ва зуҳурот.

Мафхуми табиат ва материя дар таърихи фалсафа. Таносуби «ҳастӣ», «материя», «воқеяят», «олам», «табиат» дар материализми мусоир. Материя ва ҳаракат. Фарзия ва назарияҳои илмии мусоир дар бораи ташаккули Олам, Кайҳон. Зинаҳои соҳтории ҳастӣ. Модда ва майдон. Табиати гайриорганикӣ. Табиати зинда. Зинаҳои соҳтории чомеа. Зинаҳои соҳтории ғояҳо, идеалҳо ва арзишҳо. Шаклҳои асосии ҳастӣ. Амсилаҳои ягонагии олам. Ҳаракат ҳамчун ҳосияти муҳимми ҳастӣ. Масъалаи донисташавии ҳаракат. Ҳаракат ва оромӣ. Шаклҳои ҳаракат. Ҳаракат ва инкишоф. Инкишоф ҳамчун тағйироти сифатӣ. Амсилаи таҳаввулгароёнаи инкишоф. Амсилаҳои инкишоф. Таълимоти диалектикӣ дар бораи инкишоф. Робитай диалектикаи принсипи инкишоф ва принсипи детерминизм. Фазо ва вақт. Тасаввуроти асотирӣ дар бораи фазо ва вақт. Таҳаввулоти фаҳмиши фалсафӣ ва илмии фазо ва вақт. Фазо ва вақт

— хосиятҳои муҳимми ҳастӣ. Назарияҳои субстансионалӣ ва релатсионии фазо ва вақт. Гуногуни фазой-вақтии зинаҳои ҳастӣ. Вақти физикий (объективӣ) ва вақти субъективӣ. Вақти иҷтимоӣ (таъриҳӣ-фарҳангӣ). Вақти психологӣ. Вақти биологӣ. Хусусияти ченкунии вақт дар геология.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ

Материя ҳамчун категория асосии онтология

Масъалаҳое, ки дар машғулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Ташаккули тасаввурот доир ба материа дар таърихи фалсафа.
2. Материя ҳамчун категорияи марказии онтология. Математики материа. Хусусиятҳои асосии материа.
3. Материя ва ҳаракат. Ҳаракатҳамчунхосияти муҳимми ҳастӣ. Ҳаракат ва инкишоф
4. Фазо ва вақт. Назарияҳои субстансионалӣ ва релатсийӣ дар бораи фазою вақт.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Хокинг С. От Большого Взрыва до черных дыр. – М., 1990.
2. Черепашук А.М., Чернин А.Д. Вселенная, жизнь, черные дыры. –Фрязино, 2003.
3. Лобанов С.Д. Бытие и реальность. –М., 1999.
4. Моисеев Н.Н. Человек и ноосфера. –М.,1990.

Мавзӯи 23. Концепсияи диалектикаи инкишоф

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Диалектикаи ҳастӣ: принципи инкишоф. Баёни диалектикаи инкишоф дар фалсафаи Гегел. Қонуни инкори инкор. Инкори диалектикӣ. Татбиқшавии принципи ягонагии мантиқию таъриҳӣ дар ин қонун. Хусусияти спиралии инкишоф. Қонуни баҳамгузаштани тағйироти миқдорӣ ва сифатӣ. Сифат. Тағйироти сифатӣ. Миқдор. Тағйироти миқдорӣ. Категорияи андоза. Намудҳои ҷаҳиш-гузаришҳо.

Конуни ягонагай ва муборизаи баҳамзидҳо. Таснифоти зиддиятҳо. Зиддиятҳои диалектиқӣ. Механизмҳои ҳалшавии зиддиятҳо. Хусусияти зиддиятҳои иҷтимоӣ.

Принсипи детерминизм. Детерминизми фалсафӣ ва илмӣ: принсипи сабабият. Моҳияти индетерминизм. Камбудиҳои «детерминизми лапласӣ». Хусусиятҳои детерминизми мусосир. Робитаҳои сабабӣ. Сабаб ва натиҷа. Накши баҳона дар равандҳои ҳаёти ҷамъиятӣ. Алоқаи функционалиӣ (ё коррелятсионӣ). Категорияҳои детерминизм. Мағҳуми «қонун». Таснифоти қонунҳо. Хусусияти қонунҳои табиат ва ҷамъият. Зарурат ва тасодуф. Имконият ва воқеяят.

Мавзӯи 24. Равандҳои синергетикии воқеяят

A. Машгулияти лексионӣ- назариявӣ

Ташаккули манзараи нави илмии олам. Бурҳони табиатшиносии классикӣ дар охири қарни XIX ва аввали қарни XX. Ворид шудани методҳои як фанни илмӣ ба фанҳои дигар. Майлонҳои байлми классиқи гайрикласикӣ номуайян: бесуботию ноустуворӣ, ғуногуни равандҳои ташаккулу инкишофи олам. Гайрикобилии методология дар роҳи шарҳи объектҳои мураккаб. Синергетика – кӯшиши ҷавоби илмӣ ёфтани ба таҳаввули системаҳои мураккаб. Синергетика чун парадигма – системаи идеяҳо, принсипҳо, тасвириҳо ва тасаввуротҳое, ки заминани назария ва ҷаҳонбинии илмӣ аст. Методологияи синергетикӣ. Рафъи редуксионизме, ки ба зарурияти таҳия сохтани төъдоди бештари ахборҳои ҷузъӣ меорад. Синергетика ҳамчун назарияи системаҳои мураккабу худташаккулӯбанд. «Тартиб» ва «хаос» (беназмӣ) – мағҳумҳои калидии синергетика. Мағҳумҳо доир ба объектҳои сода (сарбаста, алоҳидаю маҳдудгашта ва ба вакт нигаронидашуда), мағҳумҳо доир ба объектҳои кушод (табодули энергия, ҷизҳо ва иттилоот ба муҳити атроф). Намунаи системаҳои кушод, системаҳои иҷтимоӣ ва биологӣ. Амсиласозии математикии системаҳои мураккабу кушод. Мағҳуми «бифуркатсия». Фано шудани системаи устувор бар асари сабабҳои дохилӣ ва берунӣ. Муайянити мағҳуми «системаҳои худташаккулӯбанд». АтTRACTор ҳамчун ҳолати ҳадди асимптотикӣ ва раванди бештар эҳтимолӣ: оянда имрӯро таъсирпазир аст. Хусусияти гайриҳатӣ, ноустувории фазои бисёрченака. Когерентӣ (мутобиқатёфтаю ҳамоҳанг) будани амали ҳамаи үнсурҳои система ҳамчун куллияти воҳид –

принципи синергия. Диссипативият (парокандашавӣ) ҳамчун ҳолати маҳсуси динамикӣ. Эволюционизми глобалий. Аҳамияти синергетика барои илм ва ҷаҳонбии.

Мавзӯи 25. Масъалаи шуур дар фалсафа

A. Mashguliyatni leksiononii-nazariyai

Масъалаи шуур дар фалсафа. Робитаи моддиёт ва идеалиёт – предмети мубоҳисаҳои фалсафӣ. Фаҳмиши материалистии шуур.Faҳмиши идеалистии шуур. Физикализм ва солипсизм оид ба фаҳмиши табиати шуур.

Назарияи «кайҳонӣ» (илоҳиёти) и шуур. Назарияи «биологӣ»-и шуур. Назарияи «инсонӣ»-и шуур. Шуур «моҳияти фавқуллинсон» ва шуур «тарафи ботинию майнаи материя» дар назарияи Тейяр де Шарден.

Масъалаи моҳияти шуур дар назарияи психосфераи Рейзер. Шуур – натиҷаи робитаи муштараки майдонҳо дар назарияи Толбет. Ҳамтаъсирии иттилоотӣ чун заминай пайдоиши шуур. Ҳамтаъсирии иттилоотӣ шарти асосӣ ва хосияти муҳимми ташаккули табиати зинда. Назарияи инъикос дар фаҳмиши материалистии шуур. Инъикос, муассиршавӣ, ҳассосият, инъикоси психикий, шуур – шакли олии инъикос.

Хосиятҳои асосии шуури инсон. Назариётҳо доир ба фаҳмиши идеалиёт. Шуур ҳамчун шарти зарурии инкишофи маданият. Табиати ҷамъиятии шуур. Шуур ҳамчун маърифати ҳадафноки воқеяят ва муносабати фаъолу мақсадноки инсон ба олам. Мубоҳисаҳо доир ба моҳияти «шуур» ва «психика». Мукаррароти методологии редуксионизм нисбат ба моҳияти шуури инсон. Faҳмиши вулгарӣ-материалистии шуур.

Бошуурӣ ва бешуурӣ. Таҳияи консепсияҳо доир ба моҳияти бешуурӣ аз ҷониби З.Фрейд ва К.Юнг.

Шуур ва системаи рамзҳо. Шуур ҳамчун омили муҳимми инкишофи фарҳанг. Шуур ва забон. Табиати иҷтимоио фарҳангии забон. Сохтори шуури ҷамъиятий ва дараҷаҳои он. Шаклҳои шуури ҷамъиятий ва меъёрҳои фарқияти онҳо. Ҳудшиносӣ ва дараҷаҳои асосии он. Сохтор ва шаклҳои ҳудшиносӣ. Ҳудшиносӣ ҳамчун баҳогузорӣ ба хеш ва назорат аз болои аъмоли хеш. Шарҳи классикӣ ва гайриклассикии ҳудшиносӣ. Ҳусусияти предметӣ ва рефлексивии ҳудшиносӣ. Ҳудшиносии миллӣ.

Б. Машгулияты аудитории амалӣ

Равишҳои мухталифи илмию фалсафӣ доир ба моҳияту хосияти шуур

Масъалаҳое, ки дар машғулиятҳои семинарӣ мухокима мешаванд:

1. Фаҳмиши материалистӣ ва идеалистии шуур.
2. Назарияи «кайҳонӣ», «психосфера», «робитаи майдонҳо», «биологӣ» ва «инсонӣ» доир ба шуур.
3. Хосиятҳои шуuri инсон: интенсионалӣ, идеаторӣ ва идеалистӣ.
4. Таълимоти З.Фрейд ва неофрейдизм дар бораи бошуурӣ ва бешуурӣ.
5. Табиати иҷтимоию таъриҳӣ ва фаъолияти шуур.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Михайлова Ф.Г. Сознание и самосознание. –М., 1991.
2. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я» Психоаналитические этюды. –Мн., 1990.
3. Синергетика как научная методология: Круглый стол // Вопросы философии. – 2006. – № 8.
4. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. – М., 2000.
5. Электронная библиотека по философии. – URL: <http://filosof.histor>
6. Юнг К. Коллективное бессознательное. –М., 1995.

Мавзӯи 26. Гносеология – таълимот дар бораи маърифат

A. Машгулияты лексионӣ-назарияӣ

Хусусияти муносибати маърифатии инсон ба олам ва шакҳои гуногуни маърифат. Ташаккули тарзу усули фалсафии маърифат. Масъалаи доништавандагии олам ва тавзехи он дар анъанаҳои гуногуни фалсафӣ. Масъалаи маърифатпазирӣ олам дар фалсафа. Назарияи классикии маърифат ҳамчун таълимот дар бораи «хиради инсонӣ». Принципи субъективият – асоси концепсияи класикии гносеология. Гардиши эпистемологӣ дар фалсафаи постклассикӣ. Масъалаи субъект ва объекти маърифат. Инсон – субъекти маърифат. Объектҳои моддӣ ва маънавии маърифат. Тавзехи робитаҳои субъекту объект дар барномаҳои асосии гносеологии класикӣ. Барномаи эмпи-

ризми идеалистӣ. Барномаи гносеологияи транстсенденталӣ. Барномаи иҷтимоию фарҳангӣ. Маърифат раванди иҷтимоӣ-таърихии фаъолияти эҷодии одамон, ташаккули дониши онҳо дар заминай инъикоси фаъолонаи воқеият. Амалия ва маърифат.

Соҳтор ва хусусиятҳои асосии раванди маърифат. Агноститсизм, маншавъҳои маърифатии он. Соҳтори дониш. Маърифати ҳиссӣ ва ақлӣ. Донишҳои назариявӣ ва муқаррарӣ. Дониши муқаррарӣ ва фикри солим. Дониш ва эътиқод. Мақоми гносеологии шубҳа. Донишҳои ҳиссӣ ва ақлӣ, таносуб ва таъсири ҳамдигарии онҳо. Шаклҳои асосии маърифати ҳиссӣ ва ақлӣ. Тавсифи умумии сенсуализм, ратсионализм ва скептицизм. Дилеммаи эмпиризм ва ратсионализм дар назарияи класикии маърифат. Эҷодиёт ва ҳадс. Ҳадс ва ақл. Маърифат ҳамчун эҷодиёт. Нақши таҳайюл ва ҳадс дар маърифат.

Мавзӯи 27. Назарияҳои ҳақиқат

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Назарияи ҳақиқат. Ҳақиқат – максад ва ғояи дониш. Ҳақиқат – образи субъективии олами объективӣ. Объективӣ будани ҳақиқат: ҳақиқат ва иштибоҳ. Ҳақиқат ва арзишҳо. Консепсияи классикии ҳақиқат – мутобиқати дониш бо воқеият: Афлотун, Арасту, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Гелветсий, Голбах ва диг. Хусусияти принсипи мутобиқат. Ҳақиқат – далелҳои шуури инсон мутобиқи воқеият. Консепсияи когерентии ҳақиқат. Консепсияи прагматикии ҳақиқат. Консепсияи материалистӣ-диалектикаи ҳақиқат. Ҳақиқати объективӣ. Ҳақиқати мутлақ. Ҳақиқати нисбӣ. Амалия ҳамчун меъёри асосӣ ва маҳаки умумии ҳақиқат.

Консепсияи онтологии ҳақиқат. Шарҳи феноменологии ҳақиқат: М.Хайдеггер. Мафҳуми «алетейя» – мафҳуми мутазоди «ҳақиқат» дар ҳастишиносии М.Хайдеггер. Консепсияи экзистенсиалии ҳақиқат. Консепсияи плюралистии ҳақиқат. Консепсияи конвенционалистии ҳақиқат.

B. Машгулияти аудитории амалиӣ

Субъект ва объекти маърифат. Масъалаи ҳақиқат дар фалсафа ва илм

Масъалаҳое, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Масъалаи маърифатпазирии олам дар фалсафа.
2. Назарияи классикии маърифат ҳамчун таълимот дар борай «хиради инсонӣ».
3. Масъалаи субъект ва объекти маърифат дар фалсафа.
4. Маърифати ақлӣ ва ҳиссӣ. Сохтори дониш.
5. Ҳақиқат ҳамчун масъалаи фалсафӣ.
6. Консепсияи классикии ҳақиқат : принципи мутобиқати дониш бо воқеяят.
7. Консепсияи когерентӣ, прагматикӣ ва диалектику маталистики ҳақиқат.
8. Ҳақиқати объективӣ, мутлақ ва нисбӣ.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

1. Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. –М., 2001.
2. Микешина Л. А.Философия познания: Полемические главы. – М., 2002.
3. Стёpin B.C. Теоретическое знание. – М., 2003.
4. Поппер К.Р. Объективное знание. Эволюционный подход. – М., 2002.
5. Проблема истины в современной западной философии науки. –М., 1987.

Мавзӯи 28. Ҳусусияти маърифати илмӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Ҳусусияти маърифати илмӣ. Илм, мақоми иҷтимоию фарҳангӣ ва когнитивӣ (маърифатӣ). Илм ҳамчун системаи муаяни донишҳои одамон оид ба олам дар шакли мағхумҳо, қонунҳо, фарзияҳо ва назарияҳо. Илм дар раванди инкишофи таърихии он. Назарияи илмӣ, сохтор ва вазифаҳои он. Масъала ва фарзия ҳамчун шакли қашфи илмӣ ва рушди дониш. Бунёди метаназариявии илм. Инкишофи илм: дифференсиатсия ва интегратсия донишҳои илмӣ. Илми классикӣ, гайрикласикӣ ва пасоғайрикласикӣ. Сохтор ва раванди инкишофи маърифати илмӣ: донишҳои таҷрибавӣ; донишҳои назариявӣ; ягонагии назария ва амалия; асосёбихои илм ва таркиби он; манзараи илмии олам ва вазифаҳои он. Таносуби илм ва фалсафа. Марҳилаҳои инкишофи илм. Илми мусир. Табиати

инқилобҳои илмӣ. Типи инқилобҳои илмӣ. Стратегияи мусоири инкишофи донишҳои илмӣ. Сайентизм ва антисайентизм. Илм дар системаи арзишҳои иҷтимоӣ. Имкониятҳо ва сарҳади илм. Донишҳои илмӣ ва гайрии илмӣ. Озодии эҷодӣ ва масъулияти олим. Ахлоқи илм ва нақши он дар барқароршавии типи нави хирадгарии илмӣ. Андозаҳои гуманистии илми мусоир.

Мавзӯи 29. Методологияи тадқиқоти илмӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Фалсафа ҳамчун методологияи донишҳои илмӣ. Мағҳуми метод ва методология. Мағҳуми «тадқиқоти илмӣ». Дараҷаҳои асосии донишҳои методологӣ. Фалсафаи илм доир ба қонуниятҳои ташаккулу инкишофи илм; се ҷанбаи ҳастии илм. Консепсияҳои асосии фалсафӣ-методологӣ. Эмпиризми мантиқӣ. Консепсияи методологияи трансдисциплинарӣ. Амсилаи тартиби воҳиди иттилоотӣ. Амсилаи тартиби воҳиди вакт (темпоралий). Амсилаи тартиби воҳиди фазой. Масъалаҳои назарияи системаҳо ва методи диалектикаи тадқиқот. Масъалаи демаркатсияи донишҳои илмӣ. Вазифаҳои иҷтимоии илм. Мантиқ, методология ва методҳои маърифати илмӣ. Методҳои умуми илмии тадқиқоти таҷрибавӣ (эмпирӣ). Методҳои умуми илмии маърифати назариявӣ. Методҳои умумимантиқӣ ва тарзҳои тадқиқот.

B. Машгулияти аудитории амалӣ Методҳои маърифати илмӣ

Масъалаҳое, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Маърифати илмӣ соҳаи маҳсуси маърифат.
2. Илм ва марҳилаҳои инкишофи он.
3. Инқилобҳои илмӣ марҳилаи дигаргунии куллӣ дар раванди инкишофи ҷомеа ва ташаккули инсон.
4. Манзараи илмии олам. Сайентизм ва антисайентизм.
5. Фалсафа ҳамчун методологияи донишҳои илмӣ.
6. Консепсияҳои методологӣ: эмпиризми мантиқӣ, тартиби воҳиди аҳборӣ, методологияи трансдисциплинарӣ, амсилаи тартиби воҳиди вакт, воҳиди фазой ва г.
7. Назарияи системаҳо ва назарияи диалектикаи тадқиқот ҷуну методологияи тадқиқоти илмӣ.

8. Назарияи демаркatsияи донишҳои илмӣ. Методҳои маърифати назариявӣ, таҷрибавӣ ва умумимантиқии тадқиқоти илмӣ.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

1. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Часть 1. – М., 1994. – С. 1–73.
2. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. – М., 2000.
3. Наука в зеркале философии XX века. –М., 1992.
4. Филатов В.П. Наука и мир человека. – М., 1990.

Мавзӯи 30. Инсон шакли маҳсуси ҳастӣ

A. Маҳгулияти лексионӣ- назариявӣ

Маърифати моҳияти ҳастии инсон. Назарияи теологӣ, фалсафӣ ва илмӣ-табиатшиносии моҳияти инсон. Табиат, таъйинот ва маънои инсон дар ривояту достон ваасотир. Габаллурӣ (кристиализатсия) фаҳмиши фалсафии инсон аз фаҳмиши асотирии моҳияти инсон. Фаҳмиши гесиодии инсон (Афлотун) ва шарҳи «сабабии» моҳияти инсон (Арасту). Инсон чун ҷузъе аз табиат-дар фаҳмиши вулгарӣ-материалистии атиқа ва саодати инсон дар фазои қонеияти ақлнигароина дар этиқаи атиқа. Фаҳмиши моҳияти инсон ҳамчун дуализми рӯҳ ва ҷисм, озодӣ ва зарурӣ, нек ва бад, заминӣ ва қудсӣ. Муайянити гуногуни инсон: «олами сағир», «образ ва шабехи Худо», «ашрафи маҳлуқот», «хайвони сиёсӣ», «маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ» ва гайра. Мавҷудияти инсон масъалаи аввал ва асосии ҳама гуна фалсафа (В.Л.Соловёв). Инсонконгломерати (ихтилоти) ҳосиятҳои гуногунранг (биологӣ, равонӣ, иҷтимоӣ-фаъолиятӣ) ё инсон ҳузурияти як системаи кулл ва воҳидияти сифатҳои маҳсус. Пайдоиши инсон ва нотакрории ҳаётии ў. Муносибати арзишӣ-амалий дар фаҳмиши моҳияти инсон. Нерӯҳои моҳиятии инсон: фаъолият, талабот, қобилият, озодӣ, манфиат, ирова ва гайра. Антропологияи фалсафӣ – илм дар бораи моҳият ва таъйинотиинсон, пайдоиш ва қонуниятҳои асосии мавҷудияти он. Инсон дар раванди робита ба олам ва мақоми ў дар олам.

Мавзӯи 31. Масъалаи инсон дар фалсафа. Антропосотсиогенез

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Самтҳои муҳталифи тадқиқот ва консепсияи гуногуни фалсафӣ оид ба инсон. Масъалаи инсон дар фалсафаи аҳди бостон ва асрҳои миёна. Протагор: «Инсон ченаки ҳамаи чизҳо». Фаҳмиши сукротии комилияти ахлоқӣ дар заминай маърифати ҳақиқат. Индивидуализми этикии Эпикур: фалсафа дармонбахши рӯҳи инсон. Консепсияи динии (асримиёнагии) инсон. Рӯҳбаландӣ ва итминон ба имкониятҳои беҳудуди инсон дар гуманизми фалсафаи замони Эҳё. Ратсионализми антропологӣ ва назари механистӣ ба табиати инсон дар фалсафаи Замони нав. И.Кант: инсон дар мачрои зарурати табий ва озодии ахлоқию сарҳади арзишҳо. Идеяи инсон «мавҷуди номукаммал» дар таълимоти И.Гердер. Назарияи ҷаниншиносии Л.Болк ва тафсири он дар антропологияи фалсафии А.Гелен ва Г.Плеснер. Зуҳуроти бегонашавӣ ва тафсири гуногунназари он дар фалсафа (Гоббс, Руссо, Фихте, Гегел, Маркс). Назарияи объективатсияи Н.А.Бердяев.

Антропосотсиогенез ва омилҳои асосии он. Истилоҳи антропосотсиогенез – ифодакунандаи масъалаи пайдоиш ва таҳаввули инсон дар раванди ташаккули ҷомеа. Омилҳои асосии антропосотсиогенез. Муаммои пайдоиши инсон дар партави тадқиқотҳои муосири илмӣ. Назарияи қреатсионизм, фарзияи пайдоиши беруназсайёравии инсон, назарияи симиализм (пайдоиши инсон аз антропоидҳо), назарияи символизми Э.Кассирер. Мубоҳисаҳои фалсафию илмӣ оид ба назарияи интиҳоби табий ва таҳаввулотии Ч.Дарвин, назарияи «фаъолияти меҳнатӣ»-и Ф.Энгелс ва ғ.

Мавзӯи 32. Таносуби хусусиятҳои биологӣ ва иҷтимоӣ дар инсон

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Робитаи ҷанбаҳои биологӣ ва иҷтимоии инсон. Назарияҳои биологизаторӣ дар тавсифи табиати инсон. Френология, назарияҳои анатомӣ-физиологӣ (А.Шопенгауэр, Э.Кречмер, Ф.Галтон). Равонии инсон дар назарияи сотсиobiологияи Э.О.Уилсон ва назарияи «коди оилавӣ»-и Ч.К.Тойҷ: генҳо ё ташаккули фарҳангии инсон? Ташаккули инсон дар назарияи «таҳтаи тоза»-и Ч.Локк. Фаъолияти ҳаётӣ, талаботу заруритъои таъриҳӣ, воқеяти предметӣ, тарбия ва нақши муҳити

иҷтимоӣ дар назарияҳои иҷтимоию фаъолияти: Гегел, К.Маркс, Л. Виготский, А.Леонтев, Э.Иленков, С.Наврӯзов.

Фард ифодай намояндаи яккаи авлоди инсон ва ҳосияти табиии инсон. Шахс ифодагари сифатҳои иҷтимоӣ, баёнгари мухити тарбиявӣ ва раванди фаъолияти. Методи таҳлили соҳтории мағҳуми «инсон», «фард», «фардият» ва «шахс». Сифатҳои ахлоқии шахс. Нақши фаъолияти меҳнатӣ дар ташаккули инсон. «Инсон – маҷмӯи муносибатҳои ҷамъиятӣ». Мақоми афзалияти, интегративиу дигаргунсозандай иҷтимоият дар эҷод шудани талаботу қобилиятаҳои инсон.

Мавзӯи 33. Инсон ва фаъолияти ҳаётӣ ў

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Фаъолият асоси ногузири бақои ҳаёт, шарти зарурӣ идома ёфтани мавҷудияти инсон ва омили асосии таъйиноти соҳандагии инсон. Марҳилаҳои ташаккули фаъолияти инсон. Фаъолияти моддӣ ва маънавӣ. Моҳияти таърихио талаботии фаъолият дар системаи андешаҳои Гегел. Фаъолияти предметии инсон оғози дигаргунсозандай нерӯҳои моҳиятии инсон дар назарияи фаъолиятшиносии К.Маркс. Фаъолият ҳамчун принципи шарҳдииҳои моҳиятии инсон дар фалсафа ва равоншиносии мусир. Характери универсалии фаъолиятии инсонӣ. «Восита», «шароит» ва «мақсад» – омилҳои муайянқунандаи фаъолияти инсон. Муносибатҳои «субъект-объект» дар саҳнаи фаъолияти инсонӣ. Фаъолияти инфириодии инсонҳо дар саҳнаи фаъолияти муштараки ҷамъиятӣ.

Талаботҳо ва манфиатҳо дар раванди фаъолияти инсон. Инсон ҳамчун мавҷуди фаъол ва эҷодкор. Фаъолияти мақсаднок, бошууруна ва эҷодкоронаи инсон. Эҷодиёт – моҳияти фаъолияти инсонӣ. Дар предмет таҷассум шудани фаъолияти инсон.

Мавзӯи 34. Озодӣ дар низоми нерӯҳои моҳиятии инсон. Маъни ҳаёт

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Озодӣ – қобилияти инсон дар фазои фаъолияти созанда ба хотири татбиқи ҳадаф, қонеияти манфиату ҳоҳиш ва иҷрои таъйиноти инсонсозгорӣ. Озодӣ – мавҷуд будани имкониятҳои интиҳоб кардан ва дастрасӣ доштан ба натиҷаҳои фаъолият.

Озодӣ – татбиқи хуқуқҳои табиии ҳар инсон дар ҳади ичрои хамон амале, ки хуқуҳои дигаронро поймол ва озодиҳои дигаронро маҳдуд насозад (Декларатсияи хуқуки инсон ва шаҳрванд – 1789). Масъалаи таносуби хуқуқ ва озодӣ. Таносуби озодӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ. Зухуроти озодии ботинӣ. Озодӣ дар системаи нерӯҳои моҳияти инсон. Раванди гуногунзухури озодӣ. Тавзехи озодии манғӣ ва озоди мусбат: «озодӣ аз ...», «озодӣ барои». «Инкишофи озодонаи як нафар – шарти инкишофи озодонаи ҳама» – идеали Маорифпарварӣ. Озодӣ «зарурияти маърифатшуда» (Спиноза, Гегел). Фаҳмиши волюнтаристӣ ва фаталистии озодӣ. Озодии ботинӣ. Накши файласуфони экзистенсиалист дар таҳияи масъалаи озодии ботинӣ. Озодӣ – маърифати ногузир будани заруриятҳои таърихӣ. Маънои ҳаёт ва таъйиноти инсон. Андешаҳои муҳталиф оид ба маънои мавҷудияти инсонӣ ва дурнамои такомулу инкишофи он. Тибби мусир ва масъалаи дарозумрии инсон.

Ҳаёти инсон дар «ҷомеаи истеъмодӣ». Масъалаҳои ҳаёт ва марг дар системаи андешаҳои фалсафӣ ва адабӣ. Таъйиноти инсон – ташаккули қобилиятҳо дар раванди фаъолиятҳои эҷодӣ. Татбиқи арзишҳои инсонӣ – маъною моҳияти ҳастии инсон. Андешаҳои фалсафӣ ва адабӣ оид ба маънои ҳаёт ва таъйиноти инсон.

Б. Машгулияти аудитории амали **Моҳияти иҷтимоӣ-фарҳангии инсон дар таълимотҳои инсоншиносӣ**

Масъалаҳое, ки дар машгулиятаҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Инсон шакли махсуси ҳастӣ.
2. Назарияи теологӣ, фалсафӣ ва илмӣ-табиатшиносӣ доир ба моҳият ва таъйиноти инсон.
3. Масъалаи мавҷудият, нотакрории ҳузури инсон дар олам ва хифзи ҳаёти ӯ ҷунмасъалаи марказии фалсафа.
4. Муайяноти инсон ва тараннуни сифатҳои ӯ дар осори мута-факирон.
5. Назарияҳои биологизаторӣ дар тавсифи табиати инсон.
6. Фаъолият, талаботу заруриятҳои таърихӣ, воқеяияти предметӣ, тарбия ва нақши муҳити иҷтимоӣ дар назарияҳои иҷтимоию фаъолиятӣ.
7. Экология инсон, «муқаддас донистани ҳаёти инсон» ва фалсафаи «раддияи таҷовуз».

B. Кори мустақилонаи донишчӯён

Донишчӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

- 1.Бердяев Н.А. О назначении человека. – М., 1993.
- 2.Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Преджизнь. Жизнь. Мысль. Сверхжизнь. – М., 1987.
- 3.Наврӯзов С. Йнсон. –Душанбе. 2012
- 3.Философская антропология / Под ред. С.А.Лебедева. – М., 2005.
4. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.

Мавзӯи 35. Предмет ва методҳои фалсафаи иҷтимоӣ

A. Маъгулияти лексионӣ-назариявӣ

Мақоми фалсафаи иҷтимоӣ дар соҳтори илмҳои фалсафӣ. Вазифаҳои методологӣ, ҷаҳонбинӣ, назариявӣ ва ояндабинии фалсафаи иҷтимоӣ. Категорияҳои фалсафаи иҷтимоӣ: ҷамъият, инсон, фаъолият, муносабатҳои ҷамъиятӣ, пешрафти ҷамъиятӣ. Ҕамъият ва инсон чун категорияҳои асосии фалсафаи иҷтимоӣ. Предмети фалсафаи иҷтимоӣ – ҷамъият ҳамчун системаи худташаккулёбанда ва худтавлидсозанда бо фарогирӣ ҳамаи унсур ва қонуниятиҳои инкишоғу татбиқшавии он. Объекти фалсафаи иҷтимоӣ – маърифати воқеяияти иҷтимоӣ. Фалсафаи иҷтимоӣ дар роҳи омӯзиши масъалаҳои умуминазариявии ҷомеа. Маърифати иҷтимоӣ – дарки қонунҳои фаъолияти инсон ва ҷомеа, мақсад, талаботу қобилиятиҳои инсон. Вазифаи фалсафаи иҷтимоӣ – таҳлили равандҳои ҷамъиятӣ ва ошкор соҳтани қонуниятиҳои бо амри заруратҳои ҷамъиятию таърихӣ тақроршавандай он. Инсон субъекти маърифати иҷтимоӣ. Маърифати иҷтимоӣ ҳамчун худшиносию худмаърифатсозӣ. Ҕамъият субъект ва объекти маърифати иҷтимоӣ. Типҳои маърифати иҷтимоӣ: донишҳои гуманитарӣ, донишҳои иҷтимоӣ-иктисодӣ, донишҳои иҷтимоӣ-фалсафӣ. Ду сатҳи маърифати иҷтимоӣ: амалӣ-муқаррарӣ ва илмӣ-назариявӣ.

Масъалаи метод дар фалсафаи иҷтимоӣ. Ҳусусиятҳои методҳои умумиилмӣ дар таҳлили ҳаёти ҷамъиятӣ: диалектика, назарияи система, синергетика. Ҳусусияти инкишоғи ҷамъият аз мавқеи методи диалектикӣ. Таҷрибаи татбиқи принципи диалектика дар таҳлили ҷомеа. Ҕамъият аз мавқеи назарияи системаҳо. Сотсиум чун системаи зинавор. Унсур, ҷузъ, кулл. Майлонҳои асосии методи системавият дар таҳлили ҳаёти

чамъият: структурӣ-функционалӣ, таърихӣ (генезис ва ояндабинӣ). Ҷалби синергетика ба таҳлили инкишофи чомеа. Раванди таърихӣ аз мавқеи синергетика.

Методи мушоҳида ва озмоиши иҷтимоӣ, амсиласозӣ, методи қиёси таърихӣ, методи эпистемологияи иҷтимоӣ, методи семиотикий, герменевтикаи иҷтимоӣ.

Мавзӯи 36. Чамъият ҳамчун низоми худинкишофёбанд

A. Мағгулияти лексионӣ-назарияӣ

Мафхуми чамъият. Умумиятдиҳии чамъият ба воҳидҳои мушаххаси ташкилдиҳандай он (ба давлат, одамон, гурӯҳо ва ғ.). Тавсифи чамъият ҳамчун маҷмӯи алоқаҳо, вобастагиҳо, муносибатҳои байнҳамдигарии фаъолиятии одамон. Амалияи иҷтимоӣ ва мӯҳтавои он. Дарки чамъият чун системаи иҷтимоӣ. Чамъият ҳамчун системаи диссипативӣ. Худташаккулёбии иҷтимоӣ ҳамчун раванди тартиботгири дар чомеа. Устувории динамикӣ ва суботи ноустувор дар ҳаёти чамъият.

Мафхумҳои асосӣ ва назари методологӣ. Дараҷаҳои гунонни умумикунонӣ дар фаҳмиши мафхуми чамъият. Мафхуми сотсиум (чомеа). Сотсиум ҳамчун мизони фарқунии миёни воқеияти иҷтимоӣ ва гайрииҷтимоӣ. Сотсиум – шакли мавҷудияти воқеияти иҷтимоӣ дар олам. Ҳусусиятҳои умумии чамъият: умумияти фардҳои қобил ба тақрористеҳсолкунӣ, фаъолияти муштарак барои қонеъ гардонидани манфиату таълаботҳо, муносибатҳои чамъиятӣ чун шакли фаъолияти муштараки онҳо. Мафхуми ниҳоди иҷтимоӣ. Ҳусусияти ниҳодии муносибатҳои чамъиятӣ. Фазои иҷтимоӣ ва вақти иҷтимоӣ.

Мавзӯи 37. Антропологияи иҷтимоӣ

A. Мағгулияти лексионӣ-назарияӣ

Антропология иҷтимоӣ ҳамчун фасли фалсафаи иҷтимоӣ. Айният ва фарқияти антропологияи фалсафӣ ва антропологияи иҷтимоӣ. Предмет ва методи антропологияи иҷтимоӣ. Антропология иҷтимоӣ дар бораи табииати инсон. Масъалаи моҳијати иҷтимоии инсон дар таърихи афкори фалсафӣ. Эволютсионизм ҳамчун майлоне дар антропологияи иҷтимоӣ. Назариётчиёни эволютсионизм дар антропологияи иҷтимоӣ: Э.Тейлор, Ҷ.Фрэзер, А.Бастиан, Л.Морган. Мубоҳиса бо эволютсионизм: Ф.Ратсел, Л.Фробениус, Ф.Гребнер, Т.Хейердал. Равияҳои

диффузионизм: инвазионизм, назарияи маркази фарҳангӣ, назарияи доираҳои фарҳангӣ. Унсурҳои методологии тасвири антропологӣ. Идеяи диффузия дар антропологии иҷтимоӣ. Консепсияи инсони «моҳир», «оқил», «бомуҳаббат», «стаарруз-кунанда», «иктисодӣ», «бозиқунанда». Антропологияи иҷтимоӣ ва социология. Категорияи айният дар антропологии иҷтимоӣ. Инсон ва раванди иҷтимоӣ-фарҳангӣ. Муҳити ҳаётӣ ва экологияи инсон. Озодии иҷтимоӣ ва озодии шахсӣ. Масъалаи арзишҳои ҳаёти инсонӣ. «Эҳтиром» дар нисбати ҳаёт (А.Швейтсер). Фалсафаи «раддияи таҷовуз». Антропологияи иҷтимоӣ ҳамчун асоси методологии амалҳои гуманитарӣ.

Б. Машгулияти аудитории амалий

Чамъият ҳамчун низоми робита ва муносабати одамон

Масъалаҳое, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Фалсафаи иҷтимоӣ фасли маҳсуси фалсафа. Фалсафаи иҷтимоӣ ва сотсиология: умумият ва фарқият.
2. Диалектика, назарияи система ва синергетика дар таҳлили ҳаёти чомеа.
3. Сотсиум (чомеа) ҳамчун мизони фарқкуни миёни воқеяти иҷтимоӣ ва гайрииҷтимоӣ.
4. Муносабатҳои камъиятӣ ва алоқамандии он бо муҳити фарҳангӣ, ҳолатҳои равонӣ ва рӯҳияи одамон.
5. Айният ва фарқияти антропологии фалсафӣ ва антропологии иҷтимоӣ.
6. Назарияи эволюционизм дар антропологии иҷтимоӣ.
7. Идеяи диффузия ва назарияи диффузионизм дар антропологии иҷтимоӣ.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

1. Момджян К.Х. Социум. Общество. История. – М., 1994.
2. Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 199.
3. Поппер К.Р. Открытое общество и его враги. – М., 1992.
4. Тённис Ф. Общность и общество. – СПб., 2002.
5. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994
6. Коллингвуд Дж. Р. Идея истории. Автобиография историка. – М., 1982.

Мавзӯи 38. Чамъият ва табиат. Диалектикаи робитаи байнҳамдигарии онҳо

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Табиат ва чамъият: ягонағӣ, хусусиятҳои хос ва робитаи мутақобила. Табиат: манбаи универсалии дониш, предмети умумии меҳнат, манбаи чизҳо, энергия ва иттилоот, манбаи қонеъгардонии талаботҳои маънавӣ ва эстетикии инсон ва сиҳати инсон. Мафҳуми «асосҳои табиии» ҳаёти чомеа. Гуно-гунмаънии мундариҷаи он. Табиати аввал, муҳити атроф, муҳити ҷуғрофӣ, «табиати дуюм», биосфера, антропосфера, техносфера, сотсиосфера, ноосфера. Айният ва фарқияти қонунҳои табиат ва чамъият. Диалектикаи робитаи мутақобилиаи табиат ва чамъият. Хусусияти механизми робитаи чамъият ва табиат.

Моҳияти иҷтимоии инсон ва истеҳсолоти моддӣ ҳамчун омили муайянкунандай робитаи чамъият ва табиат. Моҳияти зиддияти диалектикӣ дар фазои робитаи мутақобилаи чамъият ва табиат. Назарияҳои иҷтимоии детерминизм. Детерминизми ҷуғрофии Ибни Ҳалдун, Ш.Монтескӯ, Г.Бокл, Л.И. Мечников ва аҳамияти он дар тафсири масъалаи робитаи чамъияту табиат ва маҳдудияти он. Экология, техносфера, ахлоқ. Моҳияти буҳрони экологии мусоир. Консепсияи «ноосфера»-и В.И.Вернадский. Аҳамияти омилҳои иҷтимоӣ дар доираи назарияи «ноосфера». Нақши илм дар таҳаввулоти биосфера.

B. Машгулияти аудитории амали Воқеяияти иҷтимоӣ ва таҳқиқи он дар фалсафа

Масъалаҳое, ки дар машғулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Таҳаввули андешаҳо доир ба чамъият дар таърихи афори фалсафӣ.
2. Консепсияи марксистии сотсиум.
3. Назарияи амали иҷтимоии М. Вебер.
4. Амсилаи чамъият дар назарияи функционализми соҳтохии Т.Парсонс.
5. Хирадгароии чамъиятий ва амали коммуникативӣ дар назарияи Ю.Хабермас.

B. Кори мустақилонаи донишчӯён

Донишчӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

1. Риккерт Г.Науки о природе и науки о культуре. –М., 1998
2. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. –М., 1991.
3. Медоуз Д.Х., Медоуз Д.Л., Рендерс Й. За пределами роста: предотвратить глобальную катастрофу, обеспечить устойчивое будущее. –М., 1994.

Мавзӯи 39. Соҳаҳои асосии ҳаёти чамъият. Соҳаи иқтисодӣ – соҳаи асосии ҳаёти чамъият

A. Машигулияти лексионӣ-назариявӣ

Соҳаҳои татбиқёбии чамъият ҳамчун система. Чамъият ҳамчун системаи кушод. Ҳусусияти ниҳодии муносибатҳои чамъиятӣ – асоси тақсимбандии ҳаёти чамъиятӣ ба соҳаҳои муайян.

Соҳаҳои асосии ҳаёти чомеа: иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва маънавӣ. Моҳияти соҳаи ҳаёти иқтисодии чамъият. Истеҳсолоти моддӣ. Соҳтори истеҳсолоти моддӣ. Соҳаҳои истеҳсолоти моддии чамъият. Тарзи чамъиятии истеҳсоли неъматҳои моддӣ. Меҳнат ҳамчун раванди табиӣ ва падидай чамъиятӣ. Қувваҳои истеҳсолкунанда ҳамчун шакли чамъиятии фаъолияти меҳнатии инсон ва асоси мотиватсияи инсон ба меҳнат. Тақсимоти чамъиятии меҳнат: давраҳои асосӣ, ҳолати имрӯза ва дурнамои он. Масъалаи бегонашавӣ. Ҳусусияти татбиқи назарияи система дар тадқиқоти чомеа. Омилҳои объективӣ ва субъективии ҳаёти иқтисодии чамъият ва робитаи мутақобилаи онҳо. Моликият ва типҳои он. Ташаккули идеяи моликият дар таърихи фалсафа. Нақши моликият дар инкишофи чомеа. Ҳарактери диалектикаи робитаи байнҳамдигарии истеҳсолот, тақсимот, мубодила ва истеъмоли неъматҳои моддӣ. Ҳусусияти соҳаи иқтисодиёт дар шароити имрӯза. Мағҳуми «иқтисодиёти иттилоотӣ», «инноватсия», «сармояи интеллектуалӣ». Илм ҳамчун соҳаи назариявии фаъолияти меҳнатии одамон. Илм ҳамчун соҳаи маънавию назариявии фарогирӣи воқеъият. Илм ҳамчун шакли фаъолият доир ба истеҳсоли донишҳои эътиимодбахш. Ба қувваи бевоситай истеҳсолкунанда мубаддал шудани илм.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ

Тарзи истехсолоти чамъиятӣ. Тақсимоти чамъиятии меҳнат
Масъалаҳоё, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Тавсифи соҳаҳои асосии ҳаёти чомеа.
2. Соҳаи ҳаёти иқтисодӣ – соҳаи асосии чамъият.
3. Истехсолоти моддӣ муайянсозандай сатҳи инкишофи иқтисодӣ ва нишондиҳандай устувории системаи иҷтимоӣ-сиёсии чомеа.
4. Моликият, тавсифи моликията дар назарияҳои чомеашиносӣ.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Маркс. К. К критике политической экономики. Предисловие. – Маркс К.,
2. Энгельс Ф. Сочинения. – Т. 13.
3. Маркс К. Тезисы о Фейербахе //К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. 2-е изд. Т. 3.
4. Маркс К. «Капитал. Ч.1. // К. Маркс., Ф.Энгелс. Соч. 2-ое изд. Т.23.
5. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. –М.,1990

Мавзӯи 40. Соҳтори иҷтимоии чамъият

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Мағҳуми «иҷтимоӣ» ва тавсифи умумии он. Фаҳмиши ва сеъ ва маҳдуди соҳаи иҷтимоӣ. Умумиятҳои иҷтимоии одамон ҳамчун субъекти фаъолияти иҷтимоӣ.Faъoliyati iҷtimoӣ ҳамчун фаъолияти чамъиятӣ-дигаргунсозандай субъектҳои иҷтимоӣ. Муносибатҳои иҷтимоӣ – шакли маҳсуси муносибатҳои чамъиятӣ. Назарияи классикӣ (марксистӣ) ва гайриклассикии соҳтори иҷтимоӣ. Назарияи синфҳо дар таҳлили соҳтори иҷтимоӣ. Назарияи стратификатсионии П.Сорокин. Фарқияти ин назарияҳо. Унсурҳои соҳтори иҷтимоӣ ва тавсифи онҳо. Мағҳуми табақаи миёна. Нақши иҷтимоии табақаи миёна, масъалаи ташаккули он. Элитай сиёсӣ ва иқтисодии чамъият ва нақши он дар шароити раванди ҷаҳонишавӣ. Назарияи ҷойивазкунии иҷтимоӣ.

Фарқиятҳои табий ва иҷтимоии одамон. Зиддиятҳои иҷтимоӣ ва таъсири он ба устувории системаҳои иҷтимоӣ. Дараҷаи дифференсиатсияи иҷтимоӣ ва меъёрҳои адолати иҷтимоӣ. Оила ҳамчун унсури маҳсуси соҳаи ҳаёти иҷтимоӣ. Тахаввулоти оила. Ҳифзи оила бузургтарин арзиши иҷтимоию ахлоқӣ дар анъанаҳои оиладорӣ дар осори илмӣ, паёмҳо ва баёниҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.

Шаклҳои таърихии умумияти одамон: авлод, қабила, ҳалқият, миллат. Ҳалқият ва миллат – мушкилӣ дар тавзех ва номуайянӣ дар таъйиноти онҳо. Консепсияи этногенезаи Л.Н.Гумилев. Фарҳанги миллӣ ва хислатҳои миллӣ.

B. Машгулияти аудитории амали

Ҳаёти иҷтимоӣ – соҳаи ҳастии умумиятҳои таърихии одамон

Масъалаҳое, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Фаъолияти иҷтимоӣ ва муносибатҳои иҷтимоӣ.
2. Соҳаи ҳаёти иҷтимоӣ дар тавзехи назарияи синфҳо ва назарияи стратификатсия.
3. Унсурҳои соҳтори иҷтимоӣ ва тавсифи онҳо. Мағҳуми табакаи миёна.
4. Оила ҳамчун унсури маҳсуси соҳаи ҳаёти иҷтимоӣ.
5. Масъалаи ҳифзи оила дар шароити ҷомеаи муосири Тоҷикистон.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М., 1995.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления. – М., 2006.
3. Парсонс Т.О социальных системах. –М., 2002.
4. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.
5. Наврузов С. Потребительство. —Душанбе, 2014.
6. Тённис Ф. Общность и общество. – СПб., 2002.
7. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. – М., 1985.

Мавзӯи 41. Ҳаёти сиёсии чамъият

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Соҳаи ҳаёти сиёсии чомеа. Мафхуми ташкилоти сиёсӣ. Моҳият, хусусият ва унсурҳои сиёсии идоракуни равандҳои чамъиятӣ. Падидай ҳокимият дар ҳаёти чомеа. Ҳокимияти сиёсӣ ва манфиати иҷтимоӣ.

Идоракунӣ ва худидоракунӣ. Мафхуми режими сиёсӣ. Соҳаи сиёсии ҳаёти чамъият ва унсурҳои асосии он. Мақоми давлат дар танзими идоракуни равандҳои иҷтимоӣ. Вазифаҳои асосии давлат. Давлат чун унсури муҳимми соҳтори сиёсӣ: ташаккул ва типологияи он. Моҳияти давлати ҳукуқбунёд.

Сиёсат, ҳукуқ ва аҳлоқ дар чомеаи мусир. Авторитаризм ва демократизм ҳамчун тарзҳои алтернативии татбиқи ҳокимият дар чомеа. Масъалаи ҳамоҳангии иҷтимоӣ дар таърихи фалсафа (Афлотун, Арасту, Гоббс, Руссо, Гегел, Маркс). Мақоми идеология дар ҳаёти сиёсӣ. Идеологияи давлати Тоҷикистон ва дурнамои арзишҳои чомеаи шаҳрвандӣ. Фалсафай сиёсӣ ва сиёсатшиносӣ: алоқамандӣ ва фарқият. Хусусияти назари фалсафӣ ба таҳлили соҳаи ҳаёти сиёсии чомеа. Марҳилаҳои ташаккули фалсафай сиёсӣ. Сиёсат, ҳокимият, давлат – категорияҳои асосии фалсафай сиёсӣ.

Ҳадафи олии сиёсат ва тарзҳои тасвияи он. Реализми сиёсӣ ва утопияи сиёсӣ, мақсад ва восита, аёният ва ноаёнӣ дар сиёсат. Идеали сиёсӣ масъалаи таркиботи комили соҳаи сиёсии чомеа. Иродай сиёсӣ чун шакли доҳилии ҳокимият. Забони сиёсат ҳамчун шакли олоти ҳокимият ва нишондиҳандай сатҳи фарҳангӣ сиёсии чомеа.

B. Машгулияти аудитории амалӣ

Давлати ҳукуқбунёд. Нақши Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар таҳқими истиқлолияти давлатӣ ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардуми кишвар

Масъалаҳо, ки дар машғулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Соҳаи ҳаёти сиёсӣ – соҳаи идоракуни чамъият.
2. Ҳокимият масъалаи асосии соҳаи ҳаёти сиёсӣ.
3. Давлат – унсури асосии соҳаи ҳаёти сиёсӣ.

4. Давлати хукуқбунёд. Сиёсат, хукуқ ва ахлоқ дар чомеаи муосир.

5. Хусусиятҳои назари фалсафӣ ба таҳлили соҳаи ҳаёти сиёсӣ. Фалсафаи сиёсӣ.

6. Идеали сиёсӣ ва иродай сиёсӣ.

7. Нақши Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар таҳқими истиқолияти давлатӣ ва таъмини ҳаёти осоиштаи мардуми кишвар.

Мавзӯи 42. Ҳаёти маънавии ҷамъият

A. Машигулияти лексионӣ-назариявӣ

Маънавиёт ҳамчун соҳаи азҳудкуни арзишии воқеият. Мағҳуми истеҳсолоти маънавӣ ва раванди инкишофи он. Нақши арзишҳо дар дарки фалсафии воқеияти иҷтимоӣ. Системаи меъёрҳои рафтори иҷтимоӣ. Унсурҳои ҳаёти маънавии ҷомеа: талаботҳои маънавӣ, фаъолияти маънавӣ ва истеҳсолоти маънавӣ, ки ба ташаккули шаклҳои дигари маънавиёт мусоидат мекунад, аз қабили арзишҳои маънавӣ, истеъмолоти маънавӣ, робитаҳои маънавӣ, зуҳури робитаи маънавии байнишахсӣ ва ҷамъиятӣ, иттилоот, аҳбор, маориф, мероси маънавии гузашта ва ғ. Шуури фардӣ ва шуури ҷамъиятӣ – унсури сохтории ҳаёти маънавии ҷомеа. Робитаи маънавиёт ва иҷтимоиёт. Илм ҳамчун соҳаи воқеияти маънавӣ-назариявӣ, ҳамчун фаъолият дар роҳи истеҳсоли дониши мұттамад. Фалсафа – таълимот дар бораи принципҳои умумии ҳастию маърифат ва хосиятҳои он, тарзи ратсионалии асосноксозӣ ва ифодай арзишии муносибати инсон ба олам. Маънавиёт – маърифати олами мухит, тарзи мухимми таҳияназари инсон ба олам, ба хештан ва дарки бошурунаи маънавии ҳаёт дар андешаҳо.

Мутазодии рӯҳи инсон дар раванди ташаккули таърихӣ: парвоз ва суқут, андӯхтану афзудан ва талаф ёфтани, фочека ва шукуҳу иқтидор. Мубоҳисаҳо дар атрофии мағҳумҳои «эҳёи маънавӣ», «истеҳсолоти маънавӣ», «фарҳанги маънавӣ». «Олами маънавии инсон» дар концепсияҳои фарҳангӣ - антропологӣ. Ташаккули маънавиёт дар фазои истидлоли ақл, сатҳ ва сифати дониш, афкори фарҳангӣ, маориф, умуман самтҳои мухталифи фаъолият ва талаботҳои ҷамъиятӣ.

B. Кори мустақилонаи донишчӯён

Донишчӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Лотман Ю. М. Культура и взрыв. – М., 1992.
2. Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992.
3. Диценко В.Д. Духовная реальность и искусство: эстетика преображения. – М., 2005.
4. Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа. – М., 2007.
5. Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1998.
6. Мутолиаи китобҳо, мақолаҳо ва паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.

Мавзӯи 43. Таъриҳ ва фалсафаи таъриҳ

A. Машигулияти лексионӣ-назарияӣ

Таъриҳ ҳамчун шакли мавҷудияту таѓирёбии ҷамъият. Тавзехи гуногуни маънои таъриҳ дар афкори фалсафӣ. Эсхатология, провиденсиализм, инкишофи қонунӣ, худ ба худ рӯй додани ҳодисаҳо дар таъриҳ. Маънои таъриҳ ва ҳадафи таъриҳ. Алоқамандии маънои таъриҳ бо эътироғи характеристи қонунии инкишоф. Ҳусусияти қонунҳои таъриҳ ва фарқияти он аз қонунҳои табиат. Фаҳмиши диалектикаи қонунҳои таъриҳ (Гегел, Маркс) ва позитивистӣ (К.Поппер), ихтилоғи онҳо. Зарурат ва тасодуф дар таъриҳ. Таносуби кулл, маҳсус ва ҷузъ дар тасвири таърихии инкишофи равандҳои ҷамъиятӣ. Се назарияҳои муҳимтарин оид ба таърихи ҷомеа: форматсионӣ, та-маддунӣ ва културологӣ.

Мавзӯи фалсафаи таъриҳ: мантиқи инкишофи ҳастии ҷамъиятӣ, ҷамъияти инсонӣ ҳамчун системаи кулли инкишофё-банда, ягонагӣ ва гуногуни раванди таъриҳӣ, детерминизми таъриҳӣ ва пешрафти ҷамъиятӣ. Идеяи фалсафии таъриҳ: «худшиносии таърихии Замон», пешниҳодилоҳаи ҷомеаикомиле, ки аз талаботҳои замон бармеояд, асоснокунии ягонагӣ ва гуногуни раванди таъриҳӣ: гузашта, ҳозира ва оянда. Масъалаи субстансияи (ҷавҳари) таъриҳ дар фалсафаи Замонинав, дар концепсияи Г.Гегел, К.Маркс ва афкори фалсафии қарни XX ва аввали қарни XXI. Идеяи оянда ҳамчун идеали марғубу дилҳоҳи соҳтори ҷамъиятӣ. Робитаи байни идеяи «воҷибӣ» (лозимӣ) ва «ҳолои айниво воқеӣ» дар фалсафаи таъриҳ. Назари утопияи ва назари мӯтамад дар тасвири фалсафии оянда. Нақши утопия дар инкишофи ҷомеа. Мағҳуми

воқеияти таърихӣ. Вақти таърихӣ ва фазои таърихӣ. К. Ясперс дар бораи «замони меҳварӣ». Гегел: «Рӯшнӣ нахуст дар Форс пайдо шуд». Ҷаҳони мусир ва ташаккули вакту фазои ягонаи таърихӣ. Фалсафаи таърих – таҳлили ҷанбаҳои онтологию гно-сеологии раванди таърихӣ. Фалсафаи таърих – асоси ҷаҳон-бинӣ ва методологии илми таърих.

Мавзӯи 44. Субъект ва қувваҳои пешбарандаи таърих

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Объективият ва субъективият дар таърих, робитаи онҳо. Омилҳои объективии пешрафти таърих: шароитҳои табӣ ва иқлими чамъият; ҳолати истеҳсолоти чамъиятӣ; соҳтори иҷтимоии чамъият; талаботҳо ва манфиатҳои чамъиятӣ (одамон), заруриятҳои таърихӣ, зиддиятҳои чамъиятӣ ва гайра. Омилҳои субъективӣ: шуур; олами маънавии одамон; малакаю қобилияти одамон ба истеҳсолоти чамъиятӣ; таҷрибай иҷтимоӣ; сатҳи фарҳанг; сифатҳои ташкилотчигӣ ва иродай одамон; муташаккилӣ дар амалҳои одамон ва гайра.

Мафҳуми субъекти таърихӣ, фарқияти он аз субъекти иҷтимоӣ. Ҳусусияти ҳастии воқеии гурӯҳҳои иҷтимоӣ дар марҳилаҳои гуногуни инкишофи таърих. Мафҳуми саҳнаи таърихӣ. Зиддиятҳои этникӣ, муборизаи байнитабақотӣ ва байнисинфӣ, фаъолияти ҳизбҳо ва ташкилотҳои дигари чамъиятӣ чун қувваҳои пешбарандаи таърих. Нақши давлат дар инкишофи ҷомеа. Робитаи мутақобилаи давлат ва раванди воқеии таърих. Инсон чун субъекти таърих. Нақши шаҳс дар таърих: қаҳрамон, шаҳси бо назари танқид фикркунанда, пешво. Гуногуни баҳогузорӣ ва масъалаи объективияти он.

Мавзӯи 45. Ҷомеаи постиндустриалӣ ва иттилоотӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Ҷомеаи постиндустриалӣ – марҳилаи навин дар таърихи ҷомеаи инсонӣ. Муайянияти ҷомеаи постиндустриалӣ. Назарияҳои иҷтимоии ҷомеаи постиндустриалӣ. Тақсимбандии марҳилаҳои таърихи чамъият дар асари Д. Белл «Ҷомеаи фарорасандай постиндустриалӣ»: тоиндустриалӣ, индустрисӣ, постиндустриалӣ. «Детерминизми аксиологӣ» асоси идеологии таснифи ҷомеа дар таълимоти Д. Белл.

Навоварӣ ва гомҳои технологӣ дар бунёди чомеаи постиндустриалӣ: гузаштан аз системаи механикӣ, электрикӣ, электромеханикӣ ба системаи электронӣ; сатҳи гӯшношуниди табодули ахбор; тағйирёфтани бештари бузургиҳо, «фишурда» ва хурд шудани унсурҳои босамаре, ки ноқили импулсии электрикиро қувват мебахшанд (миниатюризатсия); интиқоли дискретии (номуттасили) ахбор тавассути кодҳои рақамиӣ (дигитализатсия), таъмини барномасозии мусоир бидуни доностани ягон забони маҳсус.

Хусусиятҳои чомеаи постиндустриалӣ: ба соҳаи хидматрасонӣ ворид шудани соҳаҳо ва таҳассусҳои нав; инкишофи хизматрасонӣ ва тағйир ёфтани нақши зан дар чомеа, қатъяни ҳал шудани масъалаи баробарии зану мард; табаддулот дар фаъолияти маърифатии инсон – ҳадафи дониш ба даст оварданни донишҳои типи нав; компютерикунӣ ва васеъ шудани мағҳуми «ҷойи корӣ» ва ғ. Майлонҳои асосии гузаштан ба чомеаи постиндустриалӣ: фаъолии иқтисодӣ, баробарии чомеаи иҷтимоӣ ва шаҳрвандӣ, таъмини боътиҳоди назорати сиёсӣ, таъмини назорати маъмурӣ.

Чомеаи постиндустриалӣ ҳамчун чомеаи иттилоотӣ. Компьютер – асоси техникии инқилоби телекоммуникативӣ. Нишонаҳои инқилоби телекоммуникативӣ: афзалияти дониши назариявӣ, мавҷуд будани технологияи интеллектуалӣ, афзудани шумораипешбарандагони дониш, гузаштан аз истеҳсоли мол ба истеҳсоли хидмат, тағйиротҳо дар ҳарактери меҳнат, тағйир ёфтани нақши зан дар низоми меҳнат.

Се амвоҷи инкишофи чомеа: аграрӣ, индустрисӣ ва постиндустрисӣ (иттилоотӣ) дар концепсияи чомеаи иттилоотии Э.Тоффлер. Назарияи чомеаи нави индустрисӣ дар тадқиқотҳои Ҷ.Гелбрейт. «Чомеаи истеъмолӣ» дар фаҳмиши Ҷ.Гелбрейт: рушди нобаробари иқтисодӣ ва ҳолати қаноатманд набудани эҳтиёҷоти ҷамъиятӣ. Панҷ давраи инкишофи чомеа дар таълимоти У.Ростоу: чомеаи анъанавӣ, чомеаи гузариш, давраи «ғечидан» аз инқилобҳои саноатӣ ба сӯйи дигаргуниҳои бузурги иҷтимоию сиёсӣ, давраи «болигӣ» – давраи инкишофи инқилоби илмӣ-техникӣ ва рушди шаҳрҳо, давраи «истеъмоли баланди оммавӣ». Марҳилаи «истеъмоли баланди оммавӣ» – марҳилаи афзудани ҳиссаи молҳои истеъмолӣ дар иқтисодиёт.

Иттилоот воситаи ба даст оварданни ҳокимијат ва озодӣ. Гузариш аз «чомеаи миллӣ» ба «чомеаи ҷаҳонӣ» бар асари коммуникатсияи глобалий.

Мавзӯи 46. Чомеаи шаҳрвандӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Чомеаи шаҳрвандӣ раванди беохри тақомули ҷамъият, ҳокимият, сиёсат ва инсон, ки тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро фаро мегирад. Се оғози ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ: инсон, колектив ва ҳокимият. Идеяи ҷомеаи шаҳрвандӣ – ҳаракати беист ва тағйирёбии ҳамешагӣ аз инсон, ҷамъият ва ҳокимият ба сӯйи тараққии комилтару мутамаддинар.

Ҷомеаи шаҳрвандӣ – системаи аз давлат мустақили институтҳо, муносибатҳои ҷамъиятӣ, ки ҳадафи он таъмини шароит барои ҳудтатбиқшавии фарди алоҳида, колективҳо, муҳаё намудани имкониятҳои баробар ба хотири амалӣ намудан ва ҳифзи манфиату талаботи онҳо.

Нишонаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ: мавҷуд будани соҳибони ҳусусии воситаҳои истехсолот, инкишоф ва паҳн шудани демократия, ҳудидоракунӣ, ҳимояи ҳуқуқи шаҳрвандон, сатҳи баланди фарҳанги шаҳрвандӣ ва шуури ҳуқуқию сиёсӣ, ташаккули инсони типи нав.

Вазифаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ: ҳимояи ҳуқуқ, озодии шаҳрвандон ва ташкилотҳои онҳо дар раванди фаъолияти ҳаётии онҳо аз даҳолати давлат ва ташкилотҳои давлатӣ; ташкили назорати ҷамъиятӣ дар роҳи риояи қонунҳои зиддимонополӣ ва қоидаҳои рақобати дурусту соғдилона; иштирок дар ташкил намудани мақомоти демократию ҳуқуқии давлати иҷтимоӣ; баланд бардоштани таҳассуси корӣ ва қасбии аъзоёни иттиҳодияҳои истехсолӣ-ҷамъиятӣ, ширкат дар идораи муасисаҳои гуногуни иҷтимоӣ (ҳонаҳои истироҳатӣ, маҷмааҳои варзишӣ ва ғ.); коркарди стратегияи ҳамкории муносиб бо давлат ва мақомоти давлатӣ.

Тасаввуротҳои иҷтимоӣ-фалсафӣ доир ба ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таърихи фалсафа. Гоббс: гузариш аз ҳолати душмании умумӣ ва тарс аз марг ба ҷомеаи муназзами фарҳангӣ. Ҷомеаи шаҳрвандӣ «иттиҳоди ҳузури нотакори фардҳо», колектив, ки аъзоёни он сифатҳои олии инсониро соҳиб мешаванд (Ч.Локк, И.Кант). Фаҳмиши гегелии ҷомеаи шаҳрвандӣ: системаи талаботҳо, татбиқи адлия (ҳокимияти судӣ), политсия ва кооператсия. Гегел: системаи талаботҳое, ки ба моликияти ҳусусӣ бунёд ёфтаанд, муносибатҳои моликияти ва табақавӣ, системаи робитаҳои ҳуқуқӣ. Таҳлили ҷомеаи шаҳрвандӣ дар таълимоти К.Маркс.

Чомеаи шахрвандӣ ва оғози шахсият. Фарқияти чомеаи шахрвандӣ аз чомеаи анъанавӣ. Чомеаи шахрвандии классикий ва гайриклассикий. Чомеаи шахрвандӣ ва ояндаи инсоният.

Мавзӯи 47. Шуури чамъиятӣ, дараҷа ва шаклҳои он

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Шуури чамъиятӣ – ҳаёти маънавии чомеа бо фарогирии мачмӯи эҳсосҳо, рӯхия, ақидаҳо, идеяҳо, анъанаҳо, арзишҳо, назарияҳо. Шуури чамъиятӣ – инъикоскунандай манфиату тасвуроти гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ, синфҳо, миллатҳо, чамъият куллан дар фаъолияти маънавии одамон. Воқеяти таъриҳӣ – тавлидсозандай шуури чамъиятӣ.

Шуури чамъиятӣ дар системаи фарҳанг. Шуури чамъиятӣ – асоси фаъолияти фарҳангӣ. Сотсиум – субъекти шуури чамъиятӣ. Характери таърихии шуури чамъиятӣ. Сохтори шуури чамъиятӣ: идеологияни чамъиятӣ ва психологияни чамъиятӣ. Шуури чамъиятӣ дар фазои «фарҳангӣ моддӣ», системаи алоқа ва робитаҳои мутақобилаи иҷтимоӣ, маишат ва рӯзгори мукарарӣ, зухуроту равандҳои таъриҳӣ. Типҳои шуури чамъиятӣ: шуури гурӯҳӣ, шуури синфӣ, шуури умумиинсонӣ. Дараҷаҳои шуури чамъиятӣ: муқаррарӣ-амалӣ, илмӣ-назарияӣ. Шаклҳои шуури чамъиятӣ: ахлоқ, дин, ҳуқуқ, сиёсат, фалсафа, илм, санъат, шуури экологӣ, шуури иқтисодӣ, шуури эстетикӣ. Шаклҳои шуури чамъиятӣ раванди маҳсуси инъикоси воқеяят дар алоқамандӣ бо тарзҳои фаъолияти чамъиятӣ.

Ҳастии чамъиятӣ – муайянсозандай шуури чамъиятӣ.Faъолият ва забон асоси ташаккули шуури чамъиятӣ. Шуури фардӣ ва шуури чамъиятӣ. Шуури фардӣ – нотакории зухуринандеша ва афкори хоси фард чун инъикоскунандай мухити нотакорори ҳаётини инсони алоҳида дар фазои ташаккули шуури чамъиятӣ. Масъалаи идеалиёт ҳамчун масъалаи иҷтимоӣ-фалсафӣ.

B. Машгулияти аудитории амалӣ

Ташаккули назарияҳои чамъияти постиндустриалӣ ва иттилоотӣ

Масъалаҳое, ки дар машғулиятҳои семинарӣ мухокима мешаванд:

1. Муайяннияти чомеаи постиндустриалӣ. Марҳиланигории таърихи чомеа.

2. Назарияи чомеаи постиндустриалии Д. Белл.
3. Хусусияти хоси чомеаи постиндустриалӣ ва иттилоотӣ.
4. Компьютер – асоси техникии инқилоби телекоммуника-
тивӣ.
5. Гузариш аз «чомеаи миллӣ» ба «чомеаи ҷаҳонӣ» бар
асари коммуникатсияи глобалӣ.
6. Чомеаи шаҳрвандӣ раванди беохирӣ такомули ҷамъият,
ҳокимият, сиёсат ва инсон.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат,
маъруза ё эссе омода мекунанд:

1. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.
2. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991.
3. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных
систем. – СПб., 1999.
4. Гегель Г.Ф. Философия истории. – М.: 1999.
5. Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М., 2001
6. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. – М., 1999.
7. Тоффлер Э. Метаморфозы власти. – М., 2001.

Мавзӯи 48. Фалсафаи фарҳанг

A. Машигуляти лексионӣ-назариявӣ

Мафҳуми маданият, моҳият ва вазифаҳои асосии он. Мада-
ният – асоси ҳаёти инсон. Тавзехи мафҳумҳои «маданият»,
«фарҳанг», «култура». Маданияти моддӣ ва маданияти
маънавӣ. Накши шуур ва системаи рамзҳо дар ташаккули ма-
данияти инсонӣ. Вазифаҳои маданият. Маданият хосияти чудо-
нопазири инсон. Диѓоҳи аксиологӣ ва фаъолиятӣ оид ба
шарҳи маданият.

Масъалаи муносабати маданият ва тамаддун. Умумият ва
фарқияти мафҳуми «маданият» ва «тамаддун». Тамаддун баси-
фати марҳилаи маданият дар назарияи тамаддуни А.Тойнби.
Тамаддун ҳамчун асоси маданият аз нигоҳи Ф.Бродел. Мутазо-
дии тамаддун ва маданият дар асари О.Шпенглер «Фурӯби
Аврупо». Идеяи бо ҳам омадану айният ёфтани тамаддуну ма-
даният аз нигоҳи романтикҳои олмонӣ. Марҳилаҳои асосии
таҳаввули тамаддун: аграрӣ-анъанавӣ ва индустрӣ. Тавсифи

умумии таснифоти тамаддун. Нишонаҳо ва ҷиҳатҳои муҳимми тамаддун. Мустақилияти нисбии маданият ва тамаддун, робитай мутақобилаи онҳо.

Маданият ва табиат. Маданият ҳамчун маҳсули эҷодкориҳои инсон. Ҳусусиятҳои маҳсуси муносибати маданият ва табиат. Буҳрони экологӣ. Масъалаҳои муносибати маданият ва табиат аз нигоҳи фалсафаи муосир.

Маданият, этнос, забон. Соҳтори мураккаб ва ҳусусиятҳои маданият. Ҷанбаҳои ихтилофмазмуни маданият: универсалий, минтақавӣ, нажодӣ, миллию этникӣ, лингвистӣ, синфию гурӯҳӣ, синнусолию чинсӣ ва г. Маҳкум кардани нажодпарастӣ. Тадқиқотҳои илмии замони муосир оиди ба зиддигуманистӣ будани ҳамаи шаклҳои нажодпарастӣ.

Гурӯҳбандии маданияти муосир: маданияти маргиналий, маданияти табакаҳои элитии ҷамъият, маданияти оммавӣ, субкультура (порчафарҳанг, фарҳангӣ фаръӣ) ва контркультура (хилоғи фарҳанг). Ду майлони этноатсионалии маданият: этноцентризм ва космополитизм. Релятивизми маданий ва универсализми маданий. Нақши забон дар инкишофи маданият. «Фолклоризатсия»-и маданият. Робитай мутақобилаи маданият ва иқтисодиёт. Муносибати маданият ва иқтисодиёт ҳамчун ҳарарат аз синергия ба аллергия. «Индустряи фарҳангӣ» ҳамчун яке аз соҳаҳои ҳаёти иқтисодӣ. Тамоилҳои мусбати робитай мутақобилаи маданият ва иқтисодиёт дар охири асри XX. Масъалаҳои гуманизм, экология ва ояндаи инсоният дар раванди ташаккулёбии муносибатҳои иқтисодӣ ва фарҳангии муосир.

Бисёрфарҳангӣ. Бисёрфарҳангӣ ҳамчун ҳаракати воқеии иҷтимоӣ ва ҳамчун ҷараёни муайянӣ андеша ва идеология. Амсилаи ассимилиативии бартараф намудани фарқиятҳои маданияту этникӣ; амсилаи нигоҳ доштани ҳуввияти этникую миллӣ. Бисёрфарҳангӣ – бартараф намудани навоқиси ду амсилаи аввал. Плюрализми фарҳангии А.Эттсиони ва И.Тейлор. Ҷиҳатҳои афзалиятӣ ва норасоиҳои бисёрфарҳангӣ. Падидаи индустряи фарҳангӣ. Масъалаи робитай мутақобилаи тамаддунҳо. Масъалаи хифз ва таҳқими фарҳангҳои миллии минтақавӣ. Ҳусусиятҳои хоси тамаддуни тоҷик. Даъвоҳои тамаддуни асри XXI.

Б. Машгулияты аудитории амалӣ Фарҳанг ва ҳаёти маънавии чамъият

Масъалахое, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Моҳияти мафҳуми тамаддун ва фарҳанг.
2. Истехсолоти маънавӣ ва истеъмолот.
3. Назарияҳои инкишофи фарҳангию тамаддунии таърих: О. Шпенглер ва А. Тойнби.
4. Тамаддун ҳамчун асоси маданият аз нигоҳи Ф. Бродел.
5. Бисёрфарҳангӣ ҳамчун ҳаракати воқеии иҷтимоӣ ва ҳамчун ҷараёни муайянӣ андеша ва идеология.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

1. Орtega-и-Гассет X. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.
2. Ильенков Э. В. Философия и культура. - М., 1991.
3. Шпенглер О. Закат Европы. Т. 1-2. – М., 1993-1998.
4. Франк С. Л. Духовные основы общества. – М., 1992.

Мавзӯи 49. Буҳрони тамаддуни мусир ва масъалаи бакои мавҷуди инсонӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Хусусияти хоси тамаддуни мусир – ба тамоми ҳалқу кишварҳо, қитъаҳои олам нигаронида шудани он. Асри XXI – марҳилаи эҷод шудани тамаддуни умумиҷаҳонӣ ва ворид шудани онба саҳнаи ташаккули фарҳангии ҳалқҳои гуногуни ҷаҳон. Ташаккули робитаҳои трансконтиненталии иқтисодӣ, фарҳангӣ-иҷтимоӣ дар шароити нофаҳмӣ, нопазироӣ ва эътироф нашудани анъанаю арзишҳои фарқунандай ҳалқҳо ва фазои барҳурди фарҳангҳо. Шикасти сарҳадҳои этнофарҳангӣ, бо роҳи «зурӣ ва иҷборӣ» ба саҳнаи арзишҳо ва анъанаҳои ҳалқҳо ворид соҳтани идеологиии ҷомеаи постиндустриалий – заминай иҳтилоф ва манбаи тезутунд шудани буҳрони тамаддунӣ. Интернатсионализатсияи фарҳангӣ ҷиҳати хоси тамаддуни мусир. Диалоги фарҳангӣ раванди мушкил, мураккаб ва пуразият дар роҳи эҷод намудани «хиради умумисайёравӣ» (Н. Н. Мoiseев). Интернет – воситаи бо ҳам наздик овардани фарҳангҳои

мухталиф ва ҳамзамон саҳнаи тезутунд шудани зиддиятҳои миллию мазҳабӣ ва барҳӯрди ихтилофангези андешаю ақида. Тасарруфи воситаҳои иттилоотию аҳборӣ аз ҷониби корпоратсияҳои бузурги молиявии ҷаҳонӣ ба хотири фаро гирифтани «равонӣ, эҳсосу андешаи» наслҳои ҷавон дар роҳи ба хидмати ҳеш вогузоштани онҳо. Гуманизми умумиинсонӣ дар муқобили истеҳсол, фурӯш ва паҳн соҳтани яроқи қатли инсон. Муносабати «Фарб-Шарқ» ҳамчун масъалаи фалсафаи таъриҳ дар гузашта ва имрӯза. Инкишофи маорифи илмӣ-технологӣ ва такомули маърифатӣ омили асосии рафъи буҳрони тамаддунӣ ва дурнамои бақои мавҷуди инсонӣ.

Мавзӯи 50. Табаддулоти технологӣ. Масъалаҳои фалсафаи техника

A. Машигулияти лексионӣ-назарияӣ

Ташаккули илми пасоғайрикласикий дар раванди инқилоби ҷаҳоруми глобалии илмию технологӣ: масъалаҳои тиббӣ-биологӣ, экологияи глобалӣ, инженерияи генетикӣ, системаи «инсон-машина». Технологияи компютерӣ – марҳилаи иҷро намудани вазифаҳои универсалии тафаккури мантиқӣ ва ворид шудан ба асрори узвҳои инсонӣ ва шуури инсон. Илми муосир дар марҳилаи навини таъйинот: роҳ кушодан ба инкишофи техника ва истеҳсолот ба воситаи иҷрои вазифаи «пармасозӣ» дар роҳи қашфи усуљҳои нави технологӣ. Дастварди технологияи муосир: татбиқ намудани технологияи навтарин ба хотири назорати технологӣ бурдан дар шароити дур будан аз раванди бевоситаи истеҳсолот. Масъалаи аз ихтиёри инсонҳо берун шудани натиҷаҳои инқилоби технологӣ ва аз назорат дур мондани нерӯҳои табиие, ки инсон тасарруф кардааст. Табаддулоти технологӣ заминаи тақсимоти нави ҷамъиятии меҳнат, тағйиротҳои бузург дар соҳтори соҳавӣ ва қасбии ҷомеа, вусъати бештар ёфтани самараи истеҳсолот, дигаргунҳои амиқ дар тарзи зиндагии одамон, тағйироти қатъӣ дар фазои арзишҳои иҷтимоию фарҳангӣ ва дар аъмолу рафтори одамон. Табаддулоти технологӣ барпосозандай афзалиятҳои зиндагии инсон ва ҳамзамон эҷодкунандай мушкилотҳои иҷтимоӣ. Таҳқиқи масъалаи қобил будани ҳалқи Тоҷикистон ба талаботҳои объективии табаддулоти технологии муосир, раванди ташаккули технологӣ ва раванди эҷодшавии менталитети муосири миллӣ.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ

Назарияҳои мусосир дар мавзӯи «Гуфтугӯ, алоқамандӣ, муқовимат ва барҳӯрди тамаддунҳо»

Масъалаҳое, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Интернатсионализатсияи фарҳангӣ чиҳати хоси тамаддуни мусосир.
2. Интернет: наздик омадани фарҳангҳои муҳталиф, саҳнаи тезутунд шудани зиддиятҳои миллию мазҳабӣ ва барҳӯрди ихтилофандегӣ андешаю ақида.
3. Муносабати «Фарб-Шарқ» ҳамчун масъалаи фалсафай таърих дар гузашта ва имрӯза.
4. Шикасти сарҳадҳои этнофарҳангӣ ва ба анъанаҳои халқҳо ворид шудани идеологияи ҷомеаи постиндустриалӣ.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003.
2. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. СПб., 1995.
3. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб., 2001.
4. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфераземли. – Л., 1990.
5. Медоуз Д. Пределы роста. – М., 1991.

Мавзӯи 51. Аксиология – фалсафай арзишҳо

A. Машгулияти лексионӣ- назариявӣ

Фаҳмиши фалсафии арзишҳо (аксиология). Мағҳуми арзиш. Арзишҳо ва баҳодиҳӣ. Таркиботи баҳодиҳӣ. Субъект ва предмети баҳодиҳӣ, шаклҳо ва асоси баҳодиҳӣ. Арзишҳо ва меъёрҳо. Мундариҷаи умумииинсонӣ ва мушаххасу таърихии меъёрҳо. Системаи арзишҳо: тартиботи зинавии арзишҳо. Арзишҳои бунёдӣ ва зудгузар. Арзишҳои умумииинсонӣ, табакотӣ, миллӣ ва инфиридорӣ.

Арзишҳои умумииинсонӣ – ҷенаки инкишофи маънавӣ ва сатҳи пешрафти инсоният. Арзишҳои шомили маънавиёт: эстетикӣ, ахлоқӣ, динӣ, ҳуқуқӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ ва ф. Ҳуқуқ ва арзишҳо дар ҳаёти инсон ва ҷомеа. Масъалаи идеали иҷтимоӣ

ва арзишҳои аз хад зиёд тавсифшуда. Шаклҳои асосии маърифати арзишии ҳастӣ: ҳукук, ахлоқ, дин, санъат ва ғ. Арзишҳои ҳукуқӣ ва арзишҳои ахлоқӣ. Озодӣ ва адолат чун арзишҳои ахлоқию ҳукуқӣ. Арзишҳои миллӣ раҳнамокунандай фаъолияти ватансозию ободкорӣ ва эҳтироми анъанаҳои миллӣ дар Тоҷикистон. Ҷиҳатҳои фарқунандай арзишҳои миллӣ-тоҷикӣ, ва мӯтабар донистану ҳифзи онҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ.

Аксиология – фасли маҳсуси фалсафа. Аҳамияти ҷаҳонбии арзишҳо. Арзишҳо омили муҳимми дӯстию рафоқат, муттаҳид шудани одамон ва наздик омадани умумиятҳои инсонӣ.

Умумиятҳои арзишӣ – роҳ ба сӯйи тафоҳум ва муовинати иттиҳодияи одамон. Арзишҳои муштарак – рафъунандай ихтилофҳои миллию мазҳабӣ ва забонӣ.

Мавзӯи 52. Арзишҳои ахлоқии чомеа

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Ахлоқ – қадимтарин шакли шуури ҷамъиятӣ. Принципҳои ахлоқ. Арзишҳои ахлоқӣ - ҷавҳари ҷаҳонбинӣ. Фазои муносибатҳои ахлоқӣ: тамоми ҷанбаҳои ҷаҳони ботинии инсон ва ҳамаи соҳаҳои робитаҳои ҷамъиятӣ. Накӯкорӣ – категорияи умумии ахлоқ. Табиат ва моҳияти некиу накӯкорӣ. Таълимотҳои ахлоқӣ ва принципҳои такомули сифатҳои ахлоқӣ: эҳсоли муҳаббату дӯстӣ, ҳалимию ҳоксорӣ, накӯкорӣ, ҳудотарсӣ (имондорӣ), гуманистӣ ва ғ. Ахлоқ қадимтарин шакли батанзимдарории ҳаёти инсонӣ. Ахлоқи умумииинсонӣ, иҷтимоӣ-гурӯҳӣ, шахсӣ. Инсон субъекти муносибатҳои ахлоқӣ ва эҷодсозандай воқеяти ахлоқӣ. Меъёрҳои ахлоқӣ асоси бақои мавҷудияи инсон ва ҷомеаи инсонӣ. Ҳарактери иҷтимоию фарҳангӣ ва таърихии ахлоқ ва меъёрҳои этикӣ. Гуманизм ва ахлоқ. Ҳусусияти ахлоқии институтҳои ҷамъиятӣ, гурӯҳҳои иҷтимоӣ, табақаҳо, колективҳо ва ташкилотҳое, ки дар муҳити ҷамъиятӣ қарор дошта, ба фаъолияти одамон таъсир мерасонанд. Ҳарактери статикӣ-муҳофизатии ахлоқ. Меъёрҳои умумии ахлоқӣ. Феҳристи меъёрҳои умумии ахлоқӣ («Феҳристи Пол Куртс»). Вазифаҳои асосии ахлоқу одоб: ташаккул ва такомули инсон; танзимсозандай рафтори инсон, коммуникативӣ (муомилаи байнисаҳсӣ таҳти назорати ахлоқ); маърифатӣ, баҳодиҳӣ (арзишӣ); ҷаҳонбинӣ. Системаи арзишҳои ахлоқӣ маҳсули марҳилаҳои гуногуни фарҳангӣ. Ташаккули назарияҳои этикӣ. Назарияҳои этикӣ: этикаи ҳаловату роҳат (гедо-

низм); этикаи худмахдудсозӣ (аскетизм); этикаи муфидҷӯйӣ (прагматизм), этикаи утилитаризм (на танҳо ба хушбахтии худ, балки барои хушбахтии одамони дигар мубориза бурдан); этикаи қарзи инсонӣ; этикаи худтакомулсозӣ.

Мавзӯи 53. Дин ҳамчун шакли фаъолияти маънавӣ ва ҳамчун шуuri чамъиятий

A. Машигулияти лексионӣ-назариявӣ

Дин, фалсафаи дин, диншиносӣ. Дин ҳамчун шакли фаъолияти маънавии инсон. Мағхуми дин. Моҳияти ҷаҳонбиинон ҷаҳонфаҳмии динӣ. Дин ҳамчун шакли шуuri чамъиятий. Теизиз ва атеизиз. Динҳои ҷаҳонӣ ва миллӣ.

Ҷузъиётҳои таркибии таъриҳан таҳияшудаи дин. Шуури муқаррарии эътиқодманд ва фасли танзимгардидаи афкори динӣ. Фаъолияти динӣ ҳамчун маърифати амалӣ-маънавӣ. Муносибат дар доираи идеяҳо ва мебъерҳои дин. Институтҳои динӣ ва ташкилотҳои динӣ. Вазифаҳои дин.

Масъалаи робитаи мутақобилаи дин ва фалсафа, эътиқоди динӣ ва дониш. Фалсафаи дин ҳамчун соҳаи маҳсуси дониш. Ташаккули диншиносии муқосивӣ дар замони мусир.

Эътиқоди динӣ ва ақлоният. Масъалаи мақоми маърифатии эътиқоди динӣ ва таҷрибаи динӣ. Муқоламаи эътиқоди динӣ ва донишҳои илмию фалсафӣ. Масъалаи мақоми маърифатии эътиқоди динӣ дар ҷараёни робитаи мутақобилаи эътиқод ва ақлоният. Мағхуми «ақлоният». Ратсионализми классикий ва неоратсионализм оид ба мебъерҳои фаъолияти маърифатии фикрӣ. Тамоили андешаҳои ратсионалий дар китобҳои муқаддас. Ақлоният ҳамчун принсипи муҳимми маърифати олам, масъалаи воқеияти маънавӣ ва эътиқоди динӣ.

Таъсири мутақобилаи фалсафа ва дин. Мураккабӣ, зиддиатнокӣ ва гуногунҷаҳагии робитаи фалсафа ва дин. Фалсафаи атиқа ҳамчун заминай таъриҳии пайдоишу паҳншавии масехият. Ба «хидматгузори калисо» табдил ёфтани фалсафа дар асрҳои миёна. Барқароршавии мақоми фалсафа дар Замони нав ва нақши ақлоният дар робитаи мутақобилаи дин ва фалсафа. Умумият ва фарқиятҳои дину фалсафа.

Мавзӯи 54. Эстетика – фалсафаи санъат. Дарки эстетикии олам

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Мақоми меҳварии санъат дар илми эстетика. Мундариҷа, забон, қонунияти инкишоф ва хусусиятҳои асосии зуҳуршавии зебой. Санъатдар системаи робитаҳои эстетикию бадеии инсон ба олам. Нақш ва вазифаи санъат дар фарҳанг. Санъат ҳамчун шакли шуури чамъиятӣ. Санъат шакли инъикоси олам ва тарзи дигаргун сохтани он. Санъат – олами зебой, олами ҳаловату роҳат, олами мубодила, донишу иттилоот, олами тарбия ва таълим. Диалектикаи объекту субъект, моҳият ва зуҳурот, мантиқ ва гайримантиқӣ, ақлонӣ ва эҳсосотӣ, далелнокӣ ва ҳадсӣ, ҳақиқат ва шартӣ калиди фаҳмиши таркиботи образи бадей. Ҳузури инвариантии образҳои бадеии воқеяят. Мавқei идеалистӣ ва материалистӣ дар назарияи маърифати бадей. Масъалаи робитаи санъат ва воқеяят масъалаи асосии тасвири бадей. Андешарониҳои метафизикӣ-назариявӣ дар бораи санъат дар таърихи афкори фалсафию эстетикӣ. Се ипостаси (шакли зуҳури) асосии санъат дар фалсафаи Арасту: предмети он (ташаккули он), мимесис (механизми тавлиди нусхай монанду такрорӣ) ва фавқултаъйиноти он (катарсис – озодкунни шифодиҳандай рӯҳ аз исёну тӯфони хаос, тарсу азияту ранҷ). Марҳилаҳои ташаккули эстетика. Гуногуни тарзҳои фаъолияти эстетикӣ. Сохтори муносибати эстетикӣ. Типи категорияҳои эстетика. Зебой – категорияи асосии эстетика. Зебой ва судмандӣ. Моҳият ва хусусияти муносибати «эстетикӣ» ба воқеяят.

Мавзӯи 55. Идеология ҳамчун шакли фаъолияти маънавӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назариявӣ

Маърифати идеологии воқеяят. Идеология ҳамчун инъикоси фикрии олам. Тавзехи мағҳуми «идеология». Ташаккули идеология ҳамчун шакли фаъолияти маънавӣ. Маълумоти илмҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ-гуманитарӣ, фактҳои воқеии чамъиятӣ, донишҳо дар бораи табиату чамъият ҳамчун заминаи идеология. Характери амалӣ доштани муқарраротҳои идеологии. Робитаи мутакобилаи идеология бо фалсафа ва илм. Назарияҳои фалсафӣ ба сифати асоси идеология. Илм ва идеология, фарқият ва умумияти онҳо. Сайентизм, пешрафти илмӣ-

техникӣ ва идеология. Ҷихатҳои таҳайюлӣ, консервативӣ, ирратсионалӣ ва догматикӣ дар идеология.

Вазифаҳои идеология. Вазифаҳои арзишӣ ва идеалистии идеология. Ягонагии апологетикию интиқодӣ ҳамчун вазифаи идеология. Вазифаи муттаҳидсозанда, монеъсозанда ва ҳарбсозандаи идеология, Вазифаи таъсирбаҳшӣ ба рафтари одамон. Масъалаи идеологизатсия ва деидеологизатсияи ҷаҳони муосир.

Шаклҳои идеологиии муосир. Либерализм. Фояи озодии инфиродии инсон – меҳвари идеология либерализм. Принципи асосии либерализм. Консепсияи давлати минималӣ. Либертизм. Идеологияи консервативизм. Идеяи баробарӣ дар идеологияи либерализм ва консервативизм. Миллатгарӣ ҳамчун майлони консерватизм. Идеологияи марксистӣ. Догмавӣ шудани идеологияи марксистӣ. Амсилаи «сотсиализми бозаргонӣ». Консепсияи масъулияти шаҳрвандӣ дар идеологияи сотсиализм.

Дурнамои идеология. Талабот ба идеология – хусусияти ҳоси воқеияти замони муосир. Идеология дар шароити интегратсияи иқтисодию сиёсӣ. Шарҳи идеологии воқеияти замони муосир. Зиддиятҳои ҷамъияти аграрӣ, индустрӣ ва постиндустриалӣ дар партави таҳияи идеологии муосир.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ Санъат – инъикоси бадею рамзии олам

Масъалаҳое, ки дар машгулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Санъат – олами зебоӣ, олами ҳаловату роҳат, олами муబодила, доништу иттилоот, олами тарбия ва таълим.
2. Арзишҳои умумиинсонӣ – ченаки инкишофи маънавӣ ва сатҳи пешрафти инсоният
3. Арзишҳои миллӣ – раҳнамокунандай фаъолияти ватансозию ободкорӣ ва эҳтироми анъанаҳои миллӣ дар Тоҷикистон.
4. Зебоӣ – категорияи асосии эстетика. Зебоӣ ва судмандӣ.
5. Масъалаи робитаи санъат ва воқеият масъалаи асосии тасвири бадей.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маъруза ё эссе омода мекунанд:

- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М., 2003.
- Кара-Мурза С.Г. Демонтаж народа. – М., 2007;
- Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – М., 2000.
- Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб., 1995.
- Швейцер А. Этика культуры // Швейцер А. Благоговение перед жизнью. – М., 1992.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. – М., 1991.
- Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. – М., 1991.

Мавзӯи 56. Фалсафаи хуқуқ

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Хусусиятҳои хоси шуури хуқуқӣ – шакли маҳсуси шуури ҷамъиятӣ. Инсон ва ё умумияти одамон пешбарандагони шуури хуқуқӣ. Шуури хуқуқӣ инъикоскунандай зуҳороти низоми хуқуқӣ. Эҳсос, идея, назария, мутаассирӣ, мағҳумҳо ва категорияҳои хуқуқӣ ифодакунандай шуури хуқуқӣ. Шуури хуқуқӣ ҳамчун баҳодиҳондаи зуҳоротҳои сиёсию хуқуқӣ ва муайянкунандай дурнамои инкишофи хуқуқ ва таҳқимсозандай робитай хуқуқ бо воқеяти иҷтимоӣ. Шуури хуқуқӣ – шакли маърифати хуқуқ, маҷмӯи тасаввурот, эҳсос, ақида ва арзишу муқаррарот, таассури эътирофу писанд ё изҳори ихтилофу инкори қонунҳо ва санадҳои меъёрии нав қабулшуда.

Идеали хуқуқ ҳамчун шакли шуури субъект – инъикоси воқеяти иҷтимоию хуқуқӣ. Хосиятҳои асосие, ки моҳияту табииати шуури хукукиро инъикос менамоянд: идеалиёт, аклоният (ратсионалӣ), беихтиёрӣ, универсалӣ, интенсионалӣ, креативӣ, характеристи субъективио объективӣ, нормативӣ. Вазифаҳои асосии шуури хуқуқӣ: маърифатӣ, арзишӣ, регулятивӣ. Фаъолияти иҷтимоӣ-хуқуқӣ заминаи ҷаҳонбинии хуқуқӣ. Манбаъҳои муҳимтарини маънавиу ҷаҳонбинии шуури хуқуқӣ: гуманизм, адолат, озодӣ, накӯй ва ақлнигорӣ, хуқуқ ба ҳаёт ва ф.

Типи либертарӣ-хуқуқнигории фаҳмиши хуқуқ ва фалсафаи хуқуқ. Либертарият чун як намуди фаҳмиши фалсафии хуқуқ. Концепсияи маҳсуси мутобиқат ва номувофиқии хуқуқ ва қонун. Мағҳуми қонуни хуқуқбунёд ва қонуни чудо аз хуқуқ. Шаклҳои муносибати мутақобилаи хуқуқии одамон.

Озодии одамон дар ҳадди баробарӣ ва баробарии онҳо дар ҳадди озодӣ. Тавзехи тасаввурот оид ба мутазоддии хуқуқ ва

озодӣ, ҳуқук ва адолат, ҳуқук ва баробарӣ. Консепсияи динию аристократии «озодии шаҳсият». Легизм ҳамчун таълимоти по-зитивӣ дар бораи ҳуқук. Юснатурализм – пайравӣ ба ҳуқуқи табии.

Предмети фалсафаи ҳуқук . Фалсафаи ҳуқук аз нигоҳи назарияи либертарию ҳуқуқнигорӣ. Мафхуми ҳуқук. Предмети фалсафаи ҳуқук, фаҳмиши қонуни ҳуқуқасос ва давлати ҳуқуқбунёд. Зухурёбӣ ва татбиқи амалии принсипи баробарии расмӣ. Вазифаи танқидии предмети фалсафаи ҳуқук. «Фалсафаи ҳуқуқи по-зитивӣ»-и Г.Гуго ва юристпруденсия. «Фалсафаи ҳуқук»-и Гегел. Зарурияти ворид сохтани предмети фалсафаи ҳуқук ба системаи таълимии фалсафӣ. Методи фалсафаи ҳуқук.

Мавзӯи 57. Дурнамои чомеаи инсонӣ. Футурология

A. Машгулияти лексионӣ- назариявӣ

Ояндабинӣ – мураккабтарин масъалаи иҷтимоию фалсафӣ. Зарурати объективии маърифати оядани эъмори чомеаи инсонӣ. Пешгӯйӣ – низоми тафаккури инсон доир ба ояндаи чомеаи инсонӣ, тарз ва методҳои ояндабинӣ, равишҳои мухталифи тафайироти алтернативио эҳтимолии оянда. Инсон дар маҷрои орзуҳо ва қашфи ояндаи накӯ, осоишу накӯаҳволӣ. Методҳои ояндабиниҳои иҷтимоӣ: экстраполятсия, аналогияи таъриҳӣ, амсиласозии компүтерӣ, сенарияи оянда, баҳогузории эксперти. Типҳои ояндабиниҳои иҷтимоӣ: пешгӯйи қашфӣ-чустучӯйӣ, пешгӯйи меъёрӣ, пешгӯйи таҳлилӣ, пешгӯйӣ-огоҳии мулоҳизакорона. Методологияи ояндабиниҳои иҷтимоӣ: онтологӣ, мантиқӣ, гносеологӣ. Принсипҳои ояндабиниҳои иҷтимоӣ: принсипи системавият, принсипи таърихијат, принсипи дeterminatсияи иҷтимоӣ ва инкишоф, принсипи мувоғиқасозӣ, принсипи верификатсионӣ, принсипи манфиатнокӣ (рентабелӣ), принсипи муттасилӣ. Объекти ояндабинии иҷтимоӣ: тамоми низоми иҷтимоӣ, маҷмӯи зуҳуротҳои дар ҷамъият ба амал оянда. Субъекти пешгӯйиҳои иҷтимоӣ: одамон – кормандони алоҳидай илмию тадқиқотӣ ва иттиҳодияҳои ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотӣ. Предмети пешгӯйиҳои иҷтимоӣ: комил ёфтани талаботу эҳтиёчи чомеа ва қонеъ намудани он. Гуногунвариантии инкишофи таъриҳӣ.Faҳмиши пессимистӣ дар бораи ояндаи инсоният. Футурология – таълимот дар бораи дурнамои таъриҳӣ ва иҷтимоӣ. Трансгуманизм ва крионика.

Масъалаи дароз намудани умри инсон. Динамикаи афзоиши ахолӣ ва масъалаи ояндаи инсоният.

Б. Машгулияти аудитории амалӣ Омилҳо ва методҳои ояндабинии иҷтимоӣ

Масъалаҳое, ки дар машғулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Инсон дар маҷрои орзухо ва қашфи ояндаи хушбахтӣ, осоишунакӯаҳволӣ.
2. Футурология – таълимот дар бораи дурнамои таъриҳӣ ва иҷтимоӣ.
3. Омилҳои ояндабинӣ ва методҳои пешгӯйҳои иҷтимоӣ.
4. Масъалаи дароз намудани умри инсон ва рафъи мушкилиҳои глобалии замони мусосир.

В. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Печчеи А. Человеческие качества. –М., 1980.
2. Пестель Э. За пределами роста. –М., 1988.
3. Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная. –М., 2000.

Мавзӯи 58. Глобализатсия – предмети таҳлили фалсафӣ-иҷтимоӣ

A. Машгулияти лексионӣ-назарияӣ

Глобализатсия – ҷаҳонишавӣ ҷиҳати фарқунандай замони мусосир. Ҷаҳонишавӣ раванди тадриҷӣ идомаёбандай муттаҳидшавии одамон ва дигаргуншавии ҷамъият дар миқёси саёра. Ҷаҳонишавӣ – маърифати воҳидияти инсон ва ташаккули афкори умушибашарӣ. Ҷаҳонишавӣ – раҳнаи сарҳадҳои анъанавии арзишҳои миллӣ, динӣ ва этнофарҳангӣ. Интегратсияи ҷаҳонӣ иттиҳоди инсоният ба як воҳиди узвии иҷтимоӣ. Бозори ягонаи ҷаҳонӣ, тақсимоти ҷаҳонию ҷамъиятии меҳнатроҳ ба сўйи меъёрҳои умумии ҳуқуқӣ, стандартҳои воҳид дар соҳаи ҳокимияти судӣ ва идораи давлат. Ҷаҳонишавӣ чун марҳилаи қонунии таҳаввулоти ҷомеаи инсонӣ. Омилҳои деструктивии раванди ҷаҳонишавӣ – деградатсия ва деформатсияи соҳтори ҷомеаи мусосир. Омилҳои асосии ҷаҳонишавӣ:

технологий, иқтисодӣ, иттилоотӣ, геополитикӣ. Масъалаҳои глобалии ҷаҳони муосир.

Неоглобализм – мубориза ба хотири гасби манбаҳои ашёи энергетикӣ аз ҷониби кишварҳои Ғарб. Маданият дар шароити глобализатсия. Глобализатсия, вестернизатсия, американизатсия. Назари танқидӣ ё апокалипти ҳисбат ба глобализатсияи фарҳангӣ дар осори намояндагони мактаби фалсафии Франкфурт. Кишварҳои ақибмонда чун кишварҳои манбаи ашёи ҳом ва нерӯи арзони қувваи корӣ, муҳити ҷой додани партовҳои саноатӣ ва саҳнаи қашшоқиу муфлиси. Идеологияи неоглобализм идеологияи қонеъ соҳтани эҳтиёҷотҳои рӯзмарра ва талаботҳои майшии сабуксайрони бар зарари инкишофи комили маънавӣ ва таъйиноти созандай инсон. Пос доштани арзишҳои миллию ватандӯстӣ, эҳтиром ба таърихи гузашта, хидмат ба ҳалқ ва муҳаббат ба ватан, масъулияти иҷтимоӣ дар баробари нигоҳдошти оила – монеаи раванди неоглобализм.

Истифодаи таҷрибаи ҳалқоҳ, ки (Сингапур, Малайзия, Индонезия, Австралия ва ғ.) дар ҷаравӣни ҷаҳонишавӣ ҳам ба дастовардҳои бузурги технологию саноатӣ даст ёфтанд ва ҳам ҳувияти миллию фарҳангииашонро дифоъ намудаю устувор соҳтанд.

Мавзӯи 59. Тоҷикистон дар масири тағииротҳои бузурги глобалии замони муосир

A. Маҷгулияти лексионӣ-назариявӣ

Тоҷикистон дар раванди таҳия ва танзими равобити устувор, одилона, баробарманоғеъ ва ояндадори интегратсияи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ. Асосгузори сулҳу вахдат, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи бартарияту афзалият ва зиёну нуқсони ҷаҳонишавӣ. Интиқоли инвеститсия, одамон, мол ва технологияи нав омили пешравии кишварҳои истиқлолёftai Осиёи марказӣ. Устувор соҳтани иқтисодиёт ва таъмину таҳқим соҳтани бехатарии сиёсӣ-фарҳангӣ омили муҳимми боздошти таъсири манғии ҷаҳонишавӣ. Масъалаи таҳия соҳтан ва коркарди механизми химояи манғиатҳои милӣ. Маърифати моҳияти ҷаҳонишавӣ вазифаи ифтихорӣ ва ифодаи масъулияты шиносии насли ҷавон. Ҳатарҳои ба таври сунъӣ паҳн соҳтани амсилаҳои идорӣ-сиёсӣ ва тарзи ҳаёту зиндагии Ғарб. Глобализатсия – раванди боз ҳам қудратманд гаштани кишварҳои

нерӯманди саноатию технологӣ ва ба тобеияти молиявии онҳо ворид шудани кишварҳои тараққиёбанда. Моҳияти ҷаҳонишиавии зуҳуротхое чун терроризм, экстремизм, фаъолияти гурӯҳҳои ҷиноятӣ трансмиллӣ. Ҷораандешӣ доир ба паст намудани сатҳи камбизоатӣ дар ҶТ. Тоҷикистон: истифодай оқилонаи заҳираҳои табиию иқлими, нерӯи интеллектуалии наслҳои ҷавон ва потенсиали маънавии миллӣ самти афзалиятноки пешрафти саноатию технологӣ дар шароити ҷаҳонишиавӣ.

Мавзӯи 60. Фалсафа ва ҷаҳони мусир

A. Машгулияти лексионӣ- назариявӣ

Вазифаҳои ҷаҳонбинӣ, методологӣ, арзишӣ ва ояндабинии фалсафа дар робита ба тағииротҳои куллии замони мусир. Фалсафа ва воқеияти виртуалӣ. Дифференсиатсия ва интегратсияи донишҳои фалсафӣ. Тамоили умумибашарию умумисайёравӣ қасб кардани шуури инсони мусир. Зарурияти таҳияи амсалаи дурнамои рушди инсоният. Инъикоси ягонагии авлоди башар ва зуҳури анъанаҳои маънавию фарҳангӣ, тарзи ҳаёт ва манфиатҳои миллию давлатӣ дар фалсафаи мусир. Буҳрони экологӣ, антропологӣ, маърифатию ахлоқии тамаддуни мусир ва масъалаи ояндаи мавҷудияти инсон. Муколамаи Ғарб ва Шарқ, зарурати инкишофи тамаддуни плюралистӣ. Таҳияи арзишҳои умумиинсонӣ ва бозгашти мақоми фалсафа ҳамчун хикмати ҳаётию амалӣ.

B. Машгулияти аудитории амалӣ

Таҳқими ҳувияти миллӣ ва арзишҳои анъанавии шоиста дар шароити пешрафти тамаддуни техногенӣ

Масъалаҳо, ки дар машғулиятҳои семинарӣ муҳокима мешаванд:

1. Устувор соҳтани иқтисодӣёт ва таъмину таҳқим соҳтани бехатарии сиёсӣ-фарҳангӣ омили муҳимми боздошти таъсири манфии ҷаҳони-шавӣ.
2. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар бораи бартарияту афзалият ва зиёну нуқсони ҷаҳонишиавӣ.
3. Моҳияти ҷаҳонишиавии зуҳуротхое чун терроризм, экстремизм, фаъолияти гурӯҳҳои ҷиноятӣ трансмиллӣ.
4. Пастшавии сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон.

B. Кори мустақилонаи донишҷӯён

Донишҷӯён аз манбаъҳои зерин истифода намуда, реферат, маърӯза ё эссе омода мекунанд:

1. Эмомалӣ Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таърих. Ч.1-2. - Душанбе-2005-2006.
2. Эмомалӣ Раҳмон. Саҳми тоҷикон дар тамаддуни ҷаҳонӣ.- Душанбе, 2010.

РҮЙХАТИ АДАБИЁТ

1. Адо П. Что такое античная философия? – М., 1999.
2. Аристотель. Вторая аналитика. Сочинения. – Т.2. – М., 1978.
3. Асмус В.Ф. Античная философия / В.Ф. Асмус. –М., 1999.
4. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. Ч. 2. - СПб., 1997.
5. Белл Д. Приход постиндустриального общества. -М., 1998.
6. Библер В.С. Быть философом/Архэ. Вып. 2. –М., 1996
7. Валлерстайн И. Конец знакомого мира. -М., 2003.
8. Василькова В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика и теория социальной самоорганизации). -СПб., 1999.
9. Вебер М. "Объективность" социально-научного и социально-политического познания. // Вебер М. Избранные произведения. -М., 1990.
10. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. // Вебер М. Избранные произведения. -М., 1990.
11. Виндельбанд В. Что такое философия/ Избранное: Дух и история. –М., 1995.
12. Гегель Г. В.Ф. Философии права. Перевод Б.Г. Столпнера и М.И. Левиной. - М.: Мысль, 1990.- 524 с.
13. Гегель Г.В.Ф. Лекция по философии истории. Перевод А.М. Водена.- СПб: Наука, 2000. - 480с.
14. Гегель Г.В.Ф. Отчеты сословного собрания королевства Бюргемберга. Пер.М.И.Левиной// Работы разных лет.Том 1 -М.: Мысль, 1972. – С. 427-562.
15. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. Система наук. Часть первая. Перевод Г. Шпета. – СПб.: Наука, 1999. - 441с.
16. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. Перевод Б.Г. Столпнера. Том 1. - М.: Искусство, 1968. - 312 с.
17. Гегель Г.В.Ф.. Философия истории. -СПб., 1993.
18. Гоббс Т.Левиафан. Составитель, редактор издания, автор примечаний В.В. Соколов.Пер. с латин. и англ. Я. Федрова, А.Гутермана // Сочинения в двух томах.Том 2. - М.: Мысль, 1991. - 546с.
19. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. -М., 1991.
20. Декарт Р. Страсти души. Пер. с франц. А.К. Сынopalova // Сочинения в двух томах. Том 1. Вступ. ст. В.В. Соколова. - М.: Мысль, 1989. – С. 481-573.

21. Зотов А.Ф.Современная западная философия. – М., 2005.
22. Ильенков Э.В. Философия и культура. - М.: Политиздат, 1991. - 462 с
23. Ильенков Э.В. Что же такое личность? // Ильенков Э.В. Философия и культура. -М.. 1991.
24. Интервью с А. М. Ковалевым// Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. 2002, №4. - С. 3-24.
25. Келле В.Ж., Ковальзон М.Я. Теория и история. -М., 1980.
26. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. -М.-СПб., 1998.
27. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979.
28. Мамардашвили М.К. Как я понимаю философию. – М., 1990
29. Маритен Ж. Философ в мире / Ж.Маритен. –М., 1994.
30. Маркс К. Введение («Экономических рукописей 1857-1859 годов») // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-изд. Том 12. –М.: Политиздат, 1958. – С. 707-738.
31. Маркс К. Капитал. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т.23. Гл.1. Раздел 4.
32. Маркс К. Предисловие "К критике политической экономии" // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., Т.13.
33. Маркс К. Тезисы о Фейербахе (текст 1845 года) // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-изд. Том 42.- М.: Политиздат, 1974. –С. 261-263
34. Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов (Первоначальный вариант «Капитала»). // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-изд. Том 46, ч. 1. –М.: Политиздат, 1968. – 559с.
35. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2- изд. Том 3. – М.: Политиздат, 1955. –С. 7- 544.
36. Маркс К.Экономическо-философские рукописи 1844 года // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-изд. Том 42. - М.: Политиздат, 1974. – С. 41-174.
37. Марксистско-ленинская теория исторического процесса. Т.1. -М., 1981. Маркузе Г. Одномерный человек. -М., 1994.
38. Маркузе Г. Разум и революция. Пер. с англ. А.П. Шурбелев. – СПб: Владимир-Даль, 2000. - 541 с.
39. Маслоу А. Мотивация и личность. Пер. Татлыбаевой А. М. – СПб.: Евразия, 1999. – 478 с.

40. Межуев В.М. О национальной идее. // Вопросы философии. 1997, №12.
41. Мид М. Культура и мир детства. Пер. и комментарии Ю. А. Асеева. - М.: Наука, 1988. - 429 с.
42. Митрохин Л.Н. Философия религии. -М., 1993.
43. Моисеев Н.Н. Судьба цивилизации. Путь разума. -М., 1998.
44. Наврузов С. Человеческие способности. Соотношение социальных и биологических аспектов. - Душанбе:Ирфон, 1991.- 304 с.
45. Наврузов С. Человеческие способности. Социально-философский аспект (Отв. ред. И. Ш. Шарипов). – Душанбе: Дониш, 1990. -265с.
46. Ницше Ф. Веселая наука. Злая мудрость. Пер., авт. коммент К.А. Свасьян. - М.: Эксмо, 2007. - 528 с.
47. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. Пер. Я.Бермана//Соч.том1. - М.: Мысль, 1990. – С. 158-230.
48. Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. /Под ред. В.Л. Иноземцева. -М., 1996.
49. Ойзерман Т.И. Nomo Sapiens преодолевает свою видовую ограниченность // Вопросы философии. 1988, №4. – С. 3- 17.
50. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? /Х. Ортега-и-Гассет. – М., 1991.
51. Панарин А.С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. - М., 2003.
52. Панарин А.С. Философия политики. -М., 1995.
53. Платон. Пир. – Сочинения. – Т.2. – М., 1970
54. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1,2. -М., 1992.
55. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории. -М., 1974.
56. Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика. -М., 1995.
57. Руссо Ж.Ж. Эмил, или о воспитании. Книга V. Пер. Е.Я. Бируковой // Избранные произведения в Зтотах. Том 1. - М.: Худ.лит - ры, 1961. – С. 545-711.
58. Сорокин П. Кризис нашего времени. // Сорокин П. Человек, цивилизация, общество. -М., 1992.
59. Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия. Составитель Б.С. Ерасов. -М., 1999.
60. Тойнби А. Постижение истории. -М., 1991.
61. Фельдштейн Д. И. Психология развития личности в онтогенезе. - М.: Педагогика, 1989. - 206 с.

62. Философия истории. Антология. /Под ред. Ю.А.Кимелева. -М., 1995.
63. Фролов И.Т. О человеке и гуманизме. -М., 1989.
64. Фромм Э. Иметь или быть? Ч. 3. -М., 1990.
65. Фуко М. Воля к истине. Разделы: Метод. Право на смерть и власть над жизнью. // Фуко М. Воля к истине. -М., 1996.
66. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990, №3.
67. Хабермас Ю. Производительная сила коммуникации // Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. -М., 1995.
68. Хайдеггер М. Что такое философия?/ Вопросы философии, 1993, № 8.
69. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и передел мирового порядка. -М., 1997.
70. Хесле В. Философия и экология. -М., 1993.
71. Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика просвещения. -М.,- СПб., 1997.
72. Шаповалов В.Ф. Россиеведение. -М., 2001.
73. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1. -М., 1993.
74. Эмомалий Раҳмон. Тоҷикон дар оинаи таъриҳ. Ҷ.1-2. – Душанбе, 2005-2006.
75. Эмомалий Раҳмон. Саҳми тоҷикон дар тамаддуни ҷаҳонӣ.- Душанбе, 2010.
76. Энгельс Ф. Анти-Дюiring // К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2- изд. Том 20. – М.: Политиздат, 1961. – С. 5 - 338.
77. Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.19.
78. Юнг К. Проблема души нашего времени. Пер. с нем. А.М. Боковикова. - М.: Прогресс.Универс, 1994. -331с.
79. Ясперс К. Введение в философию. –Минск, 2000.
80. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. // Ясперс К. Смысл и назначение истории. –М., 1991.
81. Ясперс К. Смысл и назначение истории. –М., 1994.

АДАБИЁТИ ИЛОВАГӢ

1. Аминов Ф. Инсон зуҳури комилтари ни ирода: Артур Шопенгауэр ва Фридрих Нитцше. –Душанбе, 2011.
2. Аминов Ф. Назаре ба асрори Маркс баъд аз марксизми расмӣ. – Душанбе, 2011.
3. Арабзода (Қулматов) Н. Фаҳрулдини Розӣ. – Душанбе, 1993.
4. Арабзода Н. Носири Ҳусрав (тадқиқи назариёти фалсафӣ) – Душанбе, 1994.
5. Баррасиҳо аз таърихи фалсафаи тоҷику форс. – Душанбе, 2002.
6. Боготудинов А.М. Очерки по истории таджикской философии. – Столинобод 1961.
7. Додиҳудоев Ҳ. Очерки философии исмаилизма.- Душанбе, 1976.
8. Комилов Р., Нуралиев М.Фарҳанги муҳтасари ҷаҳонбинӣ.- Душанбе, 2002.
9. Муминҷанов Ҳ.Х.Философские проблемы зороастризма.- Душанбе, 2002.
- 10.Муҳаммадходжаев А. Гносеология суфизма. – Душанбе, 1990.
- 11.Наврӯзов С., Ёқубов К. Инқилоби илмӣ-техникӣ ва оқибатҳои иҷтимоии он.- Душанбе, 1988.
- 12.Наврӯзов С.Н., Саидов Н.С. Муаммои инсон дар фалсафа. – Душанбе, 2003.
- 13.Назаров М.А. Алоқамандии фалсафа ва илмҳои табиатшиносӣ. - Душанбе, 2003.
- 14.Назаров М.А. Таъриҳ ва фалсафаи илм. – Душанбе, 2013.
- 15.Назаров Р. Философия образования. –Душанбе, 2016.
- 16.Ҳазратқулов М. Тасаввуф.- Душанбе, 1988.
- 17.Олимов К. Баррасиҳо дар тасаввуф. –Душанбе, 1999.
- 18.Сайд Н.С. Истиқолият, ҷомеа, маориф ва илм. –Душанбе, 2016.
- 19.Сайд Н.С. Назаров М.А. Фалсафа ва методологияи илм,- Душанбе, 2016.
- 20.Саидов Н., Аминов Ф. Фалсафа. Маҷмӯи саволҳои тестӣ ба-рои имтиҳонҳои ҷорӣ дар ихтиносҳои гайрифалсафӣ. - Душанбе, 2009.
- 21.Содиқов А.У. Аз таърихи афкори ахлоқи мутафаккирони тоҷик. Китобҳои якум ва дуюм. –Душанбе, 1998.

- 22.Содиков А.У. Ҷаҳонбинӣ ва ахлоқ аз диди мутафаккирони Шарқ.- Душанбе, 2003.
- 23.Турсунов Акбар. Эҳёи Аҷам. – Душанбе, 1980.
- 24.Таърихи фалсафа. Китоби дарсӣ. –Душанбе, 2011.
- 25.Фалсафа. Китоби дарсӣ. –Душанбе, 2011.
- 26.Фалсафа дар аҳди Сомониён. – Душанбе. 1999.
- 27.Шамолов А.А. Ҳуҷҷатулислом Ғазолӣ: ақидаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. - Душанбе, 1996.
- 28.Шамсиддинов Ҷ. Фалсафа ва илм. – Душанбе, 2016.
- 29.Шамсиддинов Ҷ.Ш. Фалсафа ва дониши илмӣ. –Душанбе, 2009.
- 30.Шаҳовуддинов Н. Нитсше ва Зардушти таъриҳӣ – Душанбе, 2016.

Барои қайдҳо

Ба матбаа 01.12.2017 супорида шуд.
Ба чоп 03.02.2018 ичозат дода шуд.
Андозаи 60x84 ¼₁₆. Чузъи чопии шартй 5
Теъдод 200 нусха.

Барнома дар Маркази таҳия, нашрва муомилоти китобҳои
дарсӣ, илмию методии Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст.

ш. Душанбе, к. Нисор Муҳаммад 13^а
Тел.: 227-48-09. E-mail: mmarkaz@list.ru